

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНҒАРӢ**

**Ба ҳуқуқи дастнавис
ТДУ 001:62 (091) (575.3)**

РАҲИМЗОДА ҚУРБОНАЛӢ НАЗАР

ҲАЁТИ ИЛМИИ ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР АСРҲОИ XI-XII

АВТОРЕФЕРАТ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих
аз рӯйи ихтисоси 07.00.10 – Таърихи илм ва техника (илмҳои
таърих).

Бохтар-2023

Диссертатсия дар кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии Дангара омода гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Расулиён Қаххор Расул. – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мушовири илмӣ:

Шамсудинов Файзулло Мамадуллоевич. – доктори илмҳои физикау математика, дотсенти кафедраи таҳлили математикий ва муодилаҳои дифференсиалии Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав

Муқарризони расмӣ:

Қурбонов Баҳром Раҳмонович, доктори илмҳои таърих, профессор, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам-Абуҳанифа

Раҳимова Шаҳноза Каримовна, номзади илмҳои таърих, сардори Раёсати илм ва инноватсияи Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон

Ташкилоти тақриздиҳанда: Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ

Ҳимояи диссертатсия 15 сентябри соли 2023, соати 10.00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D. КОА-061 оид ба ҳимояи рисолаҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа (PhD), доктори иҳтинос ва номзади илмҳои таърихи Муассисаи давлатии таълими «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» (735140, ш. Боҳтар, к. Айнӣ, 67) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферат дар қитобхонаи илмӣ ва сомонаи расмии МДТ «ДДБ ба номи Носири Ҳусрав» (www.btsu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» _____ 2023 тавзъе шудааст.

Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои химия, дотсен্ট

Болтаев М.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Аз ошной бо сарчашмаҳои юоной, румӣ, арманий, чиний, тибетӣ, форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ ва ғайра бармеояд, ки гузаштагони миллати тоҷик дар радифи ҷанд миллати мутамаддини дигар дар ташаккул ва такомули илму фарҳанги ҷаҳон нақши бориз доштаанд. Онҳо аз даврони басо қуҳан натанҳо ба илмҳои муҳталиф ошной доштаанд, балки аз поягузорони илмҳои гуногун низ будаанд. Ибни Надим дар китоби «Ал-Феҳрист»-аш менависад, ки пеш аз ҳӯҷуми Искандари Мақдумӣ ба Эронзамин дар ин сарзамин илмҳои риёзӣ, ҳунари навиштани арқом, қишоварзӣ, истихроҷ ва истеҳсоли филиз, улуми нучум (астрономия), зуҳури ақидаҳои динӣ ва фалсафӣ роиҷ буд.

Аҷдоди тоҷикон дар радифи дигар ҳалқҳои соҳибтамаддун ихтироъкор ва соҳиби ҷандин навъи хат ва алифбо мебошанд. Яке аз риштаҳои рушдёftai илм саторашиносӣ маҳсуб мейёбад. Таъсиси яке аз қадимтарин расадхонаҳо дар Систон далели рушди илмҳои нучум, ҷуғрофия ва риёзиёти аҳди Ҳаҳоманишиён мебошад. Ниёғони мо ҳамчунин яке аз поягузорони илмҳои риёзиёт (математика), тиб, муҳандисӣ ва ғайра низ будаанд.

Маҳз ҳамин собиқаи бузурги илмӣ доштани ақвоми ориёйтабор, баҳусус тоҷикон буд, ки онҳо бар ҳақ дар ҷаҳон ба ҳайси асосгузорони тамаддун ва фарҳанги исломӣ ва ё арабӣ шинохта шудаанд. Маҳз онҳо будаанд, ки дар асрҳои IX-X илму фарҳанг рушди ҷашнгареро соҳиб гардид.

Бояд гуфт, ки дар асрҳои XI-XII низ риштаҳои гуногуни илм маҳз тавассути заҳмати донишмандони тоҷик ва осори оғаридаи онҳо давраи нашъунамои ҳудро сипарӣ менамуд. Аз ин лиҳозӣ, мубрамияти мавзуи таҳқиқотии мазкур дар нуктаҳои зерин таҷассум мейёбад:

1. Ба авчи аъло тараққӣ ёфтани илмҳои дақiq, баҳусус нучум (астрономия) ва риёзиёт (математика), тавассути осори Күшёри Гелонӣ, Абурайҳони Берунӣ, Умарӣ Хайём, Аҳмади Кисравӣ, Шарофуддин Муҳаммади Бухорӣ ва дигарон.

2. Идомаи тараққиёти илми тиб то дараҷае, ки аз ҷаҳор тан бузургтарин пизишкони ҷаҳони асримиёнагӣ, ки ҳамаи онҳо тоҷик буданд, Абуалӣ ибни Сино ва Исмоили Ҷузҷонӣ дар давраи мавриди назари мо зиндагӣ ва эҷод намудаанд.

3. Рушди илмҳои фалсафа тавассути донишмандони бузурге чун Абуалӣ ибни Сино, Муҳаммади Фаззолӣ, Носири Ҳусрав, Ибни Мисқавайҳ, Айнулқузоти Ҳамадонӣ, Шаҳобуддини Суҳравардӣ, Фахруддини Розӣ ва гайра.

4. Вусъат ёфтани таърихнависӣ дар дарбори ҳокимони асрҳои XI-XII Чунки ҳамаи подшоҳон меҳостанд бартарӣ ва шукуӯҳу азамати худ ва хонадони худро нишон диханд.

5. Аз ватани аслии худ, яъне Ҳурасони бузург берун баромадани забони порсии тоҷикӣ ва густариши он то Осиёи Ҳурд ва сарзамини Ҳинд ва ба забони байналмилӣ табдил ёфтани он.

6. Густариш пайдо намудани адабиёти порсии тоҷикӣ.

7. Маъмул гардидани истифодаи вожаи «тоҷик» ибтидо дар шакли «тозик» дар муқобили вожаи «турк».

8. Пайдо гардиданини доираҳои бузурги илмию адабӣ дар пойтаҳтҳои давлатҳои мавҷуд дар асрҳои XI-XII.

9. Маҳз дар асрҳои XI-XII бузургтарин осори тиббии фалсафии донишмандони тоҷик, баҳусус Муҳаммад Закариёи Розӣ ва Абуалӣ ибни Сино ба Аврупо сар дароварда, ибтидо ба забони лотинӣ, баъдан ба дигар забонҳои асосии аврупой тарҷума гардида, шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо намудаанд.

10. Шуҳрати олимони давраи мавриди назари мо то ҷое расида, ки донишманди маъруфи амрикӣ Ҷорҷ Сартон аспи ёздаҳро аспи Абурайҳони Берунӣ ва Умарӣ Ҳайём номидааст.

Аз омилҳои манғие, ки хоси давраи мавриди назари мо аст, инҳо мебошанд:

1. Олуда гардидани забони порсии тоҷикӣ бо қалимаҳо ва ибораҳои туркӣ. Зоро аксари хонадонҳои ҳукуматгари ин давра туркзабону муғулнажод буданд.

2. Ворид гардидани вожаҳо ва ибораҳои арабӣ ба забони порсии тоҷикӣ. Чунки дар марказҳои таълимӣ, аз ҷумла «низомия»-ҳо таълим ба забони арабӣ сурат гирифта ва танҳо забони арабӣ тадрис мешуд.

Дараҷаи омӯзиши мавзуи илмӣ. Дар омӯзиши паҳлуҳои гуногуни мавзуи мавриди назари мо муҳаққиқону донишмандони тоҷик, эронӣ, аврупойӣ, рус ва дигарон саҳми арзанда гузоштаанд. Мо таълифоти онҳоро ба ҷонд даста тақсимбандӣ намудаем. Ба ғурӯҳи аввал метавон муҳаққиқону донишмандони тоҷик аз

қабили Садриддин Айнӣ¹, Бобоҷон Ғафуров², Мӯсо Диноршоев³, Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ⁴, Нуъмон Неъматов⁵, Абдусаттор Мухторов⁶, Маҳмадшо Илолов, Абдулҳай Комилӣ⁷, Сайфулло Муллоҷонов⁸, Сайфиддин Давлатзода⁹, Аюб Усмонзода¹⁰, Ислом Ғуломов¹¹, Иброҳим Умарзода¹², Абдурасул Сатторов¹³, Сайфиддин Назарзода¹⁴, Муҳаммад Шодиён¹⁵, Баҳром

¹ Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе, 2005. – 83 с.

² Ғафуров, Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асири миёна ва давраи нав [Матн] / Б. Ғафуров. – Душанбе, 2020. – 976 с.

³ Диноршоев, М. Ибн Сина и его роль в развитии мировой цивилизации [Текст] / М. Диноршоев. – Душанбе, 1980; Ҳамон муаллиф. Матолиби фалсафаи Ибни Сино [Матн] / М. Диноршоев. – Душанбе, 2011. – 407 с.

⁴ Амиршоҳӣ, Н. Маълумотномаи муҳтасари муаррихони исломии тоҷик (эронӣ) то замони Мирҳонд [Матн] / Н. Амиршоҳӣ // Мирҳонд. Равзатуссафо фӣ сирати-л-анబӣ ва-л-мулукӣ ва-л-хулафо. – Душанбе: ЭР-граф, 2004. – С.100-189; Ҳамон муаллиф. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 480 с; Ҳамон муаллиф. Таърихи ҳалқи тоҷик [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе, 2008. – 815 с. (ҳаммуаллиф)

⁵ Неъматов, Н. Давлати Сомониён [Матн] / Н. Неъматов . – Душанбе, 1989. – 304 с.

⁶ Муҳторов, А. Сомониён: замон ва макон [Матн] / А. Муҳторов. – Душанбе, 1999. – 288 с.

⁷ Илолов, М., Комилӣ, А. Илм дар замони Рӯдакӣ [Матн] / М. Илолов., А. Комилӣ. – Душанбе, 2008. – 86 с.

⁸ Муллоҷонов, С. “Таърихи Масъудӣ”-и Абулғазли Байҳақӣ (муруре перомуни соҳтори идорию русумоти дарбори Фазнавиён”) [Матн] / С. Муллоҷонов. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 240 с.

⁹ Давлатзода, С.Х. Ақидаҳои Абуалии Сино дар бораи таълимoti беҳдошти иҷтимоӣ ва эпидемиологӣ [Матн] / С.Х. Давлатзода // Аз таърихи илмҳои риёзӣ, табииётшиносӣ ва техникӣ. – Душанбе, 2020. – С.9-14.

¹⁰ Усмонзода, А. Саҳми Абурайхони Берунӣ дар инкишофи илму техника дар асрҳои миёна [Матн] / А. Усмонзода // “Номаи донишгоҳ”-и ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷамаатшиносӣ. – 2022. – №3 (72). – С.55-62.

¹¹ Ғуломов, И. Таъриҳ ва методологияи математика [Матн] / И. Ғуломов. – Душанбе: Маориф, 1999. – 465 с.

¹² Умарзода, И. Айнулкузот [Матн] / И. Умарзода. – Душанбе, 1990. – 112 с.

¹³ Сатторов, А.Э. Педагогические идеи ученых-естественноиспытателей Среднего и Ближнего Востока IX-XVII вв [Текст] / А.Э. Сатторов. – Душанбе: Дониш, 2009. – 173 с.

¹⁴ Назарзода, С. “Аҷоиб-ул-маҳлӯқот” ва ҷоҳасозии таърихии форсӣ-тоҷики [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе, 1999. – 210 с.

¹⁵ Шодиев, М.С. Нравственное воспитание в процессе изучения истории математики в контексте идей средневековых персидско-таджикских ученых [Текст] / М.С. Шодиев. – М.: МБА, 2014. – 140 с.

Курбонов¹, Мухаммадалӣ Нуралӣ, Файзалий Комилов², Доро Начот³, Қаҳҳори Расулиён⁴, китоби дастачамъии «История таджикского народа»⁵ ва чанд тани дигарро дохил кард.

Аз чумла устод С. Айнӣ китоби худро ба саргузашти Абуалӣ ибни Сино ихтисос додааст.

Н. Амиршоҳӣ дар «Маълумотномаи мухтасари муаррихони исломии тоҷик (эронӣ) то замони Мирхонд»-аш дар бораи зиндагинома ва осори беш аз 40 нафар муаррихони асрҳои XI-XII ва осори онҳо маълумоти мухтасари энсиклопедӣ додааст. Ҳамин муаллиф дар китоби «Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим»-аш доир ба ҳаёту фаъолият ва осори донишмандони улуми исломӣ, фалсафа, тиб, нучум, риёзиёт, физика, химия, таъриҳ, адабиёт ва мусикии асрҳои XI-XII маълумоти кутоҳи энсиклопедӣ, аммо хеле муғифид додааст. Н. Амиршоҳӣ ба ҳайси яке аз муаллифони китоби дарсии «Таърихи ҳалқи тоҷик» барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти илмии ҳалқи тоҷикро дар асрҳои XI-XII ба риштаи таҳқиқ қашдааст.

Н. Неъматов дар китоби «Давлати Сомониён» Абуалӣ ибни Сино ва Абурайҳони Беруниро мансуб ба давраи Сомониён дониста, дар бораи ҳаёт ва фаъолияти онҳо дар 12 саҳифа маълумот додааст.

А. Муҳторов дар китоби «Сомониён: замон ва макон» доир ба ҳаёту фаъолияти Абуалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ ва Абусаиди Сичзӣ дар се саҳифа маълумот додааст.

Дар китоби М. Илолов ва А. Комилӣ «Илм дар замони Рӯдакӣ» доир ба аҳволу осори донишмандони асрҳои XI-XII аз қабили Абуалӣ ибни Сино, Абулҳасани Насавӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абусаҳли Кӯҳӣ, Аҳмади Сичзӣ, Кушёри Гелонӣ низ пажӯҳиш шудааст.

¹ Курбонов, Б. Аз таърихи инкишофи илми кимиё дар мамлакатҳои Шарқӣ Наздик ва Осиёи Миёна (асрҳои IX-XI) [Матн] / Б. Курбонов. – Душанбе, 2012. – 235 с.

² Нуралӣ, М., Комилов, Ф. Фарҳанг мухтасари ҷаҳонбинӣ [Матн] / М. Нуралӣ, Ф. Комилов. – Душанбе, 2002. – 366 с.

³ Начот, Д. Шайх Абулқосими Гургонӣ [Матн] / Д. Начот. – Душанбе, 1999. – 110 с.

⁴ Расулиён, Қ. Ду ҳазор соли таъриҳнигории тоҷикон (эрониён) [Матн] / Қ. Расулиён. – Душанбе, 2005. – 83 с.

⁵ История таджикского народа [Текст]. – Душанбе, 2013. – Т. III. – 580 с.

Дар китоби С. Муллоҷонов «Таърихи Масъудӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ» дар бораи зиндагинома ва осори Абулфазли Байҳақӣ, муҳтавои китоби «Таърихи Масъудӣ» аз қабили сиёсати дохилӣ, даргоҳи девон, ҷуғрофияи сиёсии қаламрави Газнавиён, сиёсати хориҷӣ, русумоти дарбор, рамзҳои давлатӣ, артиши Газнавиён ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти ҳалқи тоҷик дар аҳди салтанати Газнавиён, ки дар «Таърихи Масъудӣ» ва дигар сарчашмаҳои таъриҳӣ инъикос шудаанд, пажӯҳиши муфассал ва муғид анҷом дода шудааст. Ҳамин муаллиф, ки китоби Ҳоча Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Байҳақӣ «Таърихи Байҳақӣ»-ро таҳия намудааст, дар сарсухан дар бораи зиндагиномаи Байҳақӣ, муҳтавои ин асари арзишманди таърихиро таҳқиқ намудааст.

Китоби «Айнулқузот»-и И. Умарзода ба зиндагинома ва афкору осори файласуфи бузурги ҳалқи тоҷик Айнулқузоти Ҳамадонӣ бахшида шудааст.

Дар китоби С. Назарзода «Аҷоиб-ул-маҳлуқот» ва вожашиносии таърихии форсӣ-тоҷикӣ забон ва равиши услуби вожасозии донишманди тоҷик Аҳмади Тӯсӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.

Дар китоби Б. Қурбонов «Аз таърихи инкишофи илми кимиё дар мамлакатҳои Шарқӣ Наздик ва Осиёи Миёна» доир ба Абуалӣ ибни Сино ва Абурайхони Берунӣ дар се саҳифа маълумот дода шудааст.

Дар китоби «Фарҳанги муҳтасари ҷаҳонбинӣ»-и М. Нуралий ва Ф. Комилов зиндагинома ва осори Абуалӣ ибни Сино, Ибни Мисқавайҳ, Муҳаммадӣ Ғаззолӣ, Фаҳруддини Розӣ, Муҳаммадӣ Шаҳристонӣ, Абусаид Ғаззуллоҳ, Абдуллоҳи Ансорӣ, Айнулқузоти Ҳамадонӣ, Аҳмади Ғаззолӣ, Саноии Газнавӣ, Абдулқодири Гелонӣ, Шаҳобуддини Суҳравардӣ, Аттори Нишопурӣ низ мавриди бахсу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Доро Начот таҳқиқоташро ба зиндагиномаи яке аз шаҳсиятҳои маъруфи тасаввуфи қарни XI Шайх Абулқосими Гургонӣ ихтинос додааст.

Қ. Расулиён дар китоби «Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон (эрониён)» ҳаёту фаъолияти муаррихони асрҳои XI-XII-ро низ таҳқиқ намудааст.

Дар китоби «История таджикского народа» фаъолияти илмии Умари Ҳайём, Муҳаммад Ғаззолӣ, Муҳаммади

Шахристонӣ, Фахруддини Розӣ, Абусаиди Абулхайр, Носири Хусрав, Низомулмулки Тӯсӣ ва чанд тан аз донишмандони риштаҳои гуногуни илми асрҳои XI-XII мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Ба гурӯҳи дуюм муҳаққиқону донишмандони эронӣ Муҳаммад Найирнурӣ¹, Монук Монукиён², Нурулло Кисой³, Ҳасан Содики Самарҷонӣ⁴, Маҳмуди Наҷмободӣ⁵, Ҳусейн Султонзода⁶, Фазлуллоҳ Ризо⁷, Юнус Кароматӣ⁸, Абулқосим Қурбонӣ⁹, Забехуллоҳ Сафо¹⁰, Аббос Қадёни¹¹, Алиакбари Вилоятӣ¹², Сайд Содики Саҷҷодӣ¹³, Содики Оинавандӣ¹⁴, Парвиз Азкӣ¹⁵ ва дигарон шомиланд.

Чунончи дар китоби «Саҳми арзишманди Эрон дар фарҳангӣ ҷаҳон»-и Найирнурӣ хидмати донишмандони эронитабор дар густариши илмҳои тиб, нуҷум, риёзиёт, физика, химия, фалсафа, таъриҳ ва ғайра бо маълумоти мушахҳас нишон дода шудааст.

М. Монукиён китоби «Дониши қайҳон ва замин дар Эронвич»-ро ба масоили заминшиносӣ (зилзила, боигарииҳои зеризамини, физикаи замин) дар таълифоти Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Баҳмандар ибни Марзбон, Носири Хусрав, Абутоҳири Шерозӣ, Абубакри Каракӣ, Муҳаммади Тӯсӣ, Абусаиди Сичзӣ, Умари Ҳайём, Абухотами Исфизорӣ, Шаҳобиддини Суҳравардӣ, Муҳаммади Тифлиси иҳтинос додааст.

۱ نایرنوری، م. سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهانی [من] / م. نایرنوری - تهران، ۱۳۷۷. - جلد ۲. - ۱۰۳۱.

ص.

۲ مانوکیان ، م. دانش کیهان و زمین در ایران و بیج [من] / م. مانوکیان. - تهران، ۱۳۷۶. - ۵۵۱ ص.

۳ کیسای، ن. مدارس نظامی و اثار علمی و اجتماعی ان [من] / ن. کیسای - تهران، ۱۳۷۴. - ۳۴۷ ص.

۴ صادق سمرچانی، ح. بهترین تاجیکان [من] / ح. صادق سمرچانی. - تهران، ۱۳۸۳. - ۲۴۱ ص.

۵ نجم آبادی، م. تاریخ طب در ایران پس از اسلام [من] / م. نجم آبادی. - تهران، ۱۳۷۰. - ۱۰۲۴ ص.

۶ سلطان زاده، ح. تاریخ مدارس ایران از دوران باستان تا تأسیس دارالفنون [من] / ح. سلطان زاده - تهران، ۱۳۶۴. - ۵۱۳ ص.

۷ رضا، ف. نگاهی به عمر خیام [من] / ف. رضا. - تهران، ۱۳۷۹. - ۱۳۵ ص.

۸ کرامتی، یو. کارنامه ایرانیان (بر زمینه ابداعات در ریاضیات، نجوم و گاهشماری) [من] / یو. کرامتی. - تهران، ۱۳۸۰. - ۲۰۲.

۹ قربانی، ع. زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی از قرن سوم تا پايزدهم هجری قمری [من] / ع. قربانی. - تهران، ۱۳۶۵. - ۵۶۳ ص.

۱۰ صفاذ. دورنمای از فرهنگ ایران و اثار جهانی آن [من] / ذ. صفا. - تهران، ۱۳۷۹. - ۲۷۲ ص.

۱۱ قدیانی، ع. تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان [من] / الف. قدیانی. - تهران، ۱۳۸۶. - ۳۲۸ ص.

۱۲ ولایتی، ع. پویا فرهنگ و تمدن اسلام و ایران [من] / ع. ولایتی. - تهران، ۱۳۸۷. - ج ۲-۱. ۱۴۷۳-۱۴۷۴ ص.

۱۳ سجادی، س. تاریخ نگاری در اسلام [من] / س. سجادی. - تهران، ۱۳۷۵. - ۱۶۰ ص.

۱۴ آینه و ند، س. علم تاریخ در گسترش تمدن اسلامی [من] / س. آینه و ند. - تهران، ۱۳۷۷. - جلد ۱. ۱۶۹۷ ص.

۱۵ ازکوی، پ. تاریخنگاران ایران [من] / پ. ازکوی. - تهران، ۱۳۷۳. - ۵۷۹ ص.

Н. Кисой дар китоби «Мадориси низомия ва таъсироти илмӣ ва иҷтимоии он» маводи зиёдеро дар бораи зиндагинома ва фаъолияти илмию таълимии донишмандони риштаҳои гуногуни улуми исломӣ ва адабӣ, ки дар низомияҳои Нишопур, Бағдод, Исфаҳон, Балх, Марв, Хирот ба тадрис машғул будаанд, гирдоварӣ намудааст.

Китоби X. Самарҷонӣ «Беҳтарини тоҷикон», ки ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз ҷекраҳои бузурги сиёсию фарҳангии асри XII Ҳоҷа Низомулмулки Тӯсӣ баҳшида шуда, дар боби мутааллиқ ба фаъолияти низомияҳо доир ба ҳаёту фаъолияти чанд тан аз мударрисони низомияҳои шаҳрҳои гуногун маълумот медиҳад.

М. Наҷмободӣ дар китоби «Таърихи тиб дар Эрон пас аз ислом» ҳаёт ва фаъолияти чанд тан аз пизишкони машҳури асрҳои XI-XII-ро низ ба риштаи таҳқиқ қашидაаст.

X. Султонзода дар китоби «Таърихи мадориси Эрон аз аҳди бостон то таъсиси Дор-ул-фунун» доир ба мадрасаҳои асрҳои XI-XII дар шаҳрҳои Омул, Исфаҳон, Бухоро, Буст, Ҳатлон, Рай, Сабзавор, Табарон, Газнӣ, Гурганҷ, Марв, Нишопур, Озарбойҷон, Омули Табаристон, Ҷурҷон, Ҳоразм, Сарҳад, Самарқанд, Тӯс, Шероз, Қум, Кошон, Мароға, Варомин, Ҳамадон ва бархе аз устодони онҳо маълумот медиҳад.

Ф. Ризо дар «Нигоҳе ба Умарӣ Ҳайём» ном китобаш осори илмию адабии ин донишманди энсиклопедист ва шуҳрати ҷаҳонии ўро таҳқиқ намудааст.

Китоби «Корномаи эрониён дар заминаи навовариҳои риёзиёт, нуҷум ва ғоҳшуморӣ»-и Ю. Кароматӣ қашфиёти Абусаҳли Кӯҳӣ, Абулҷавд, Абунасри Ироқ, Сичзӣ, Карабӣ, Ибни Сино, Берунӣ, Насавӣ, Ҳозинӣ, Шарафуддини Масъудӣ, Шарафуддини Тӯсӣ ва чанд тан аз донишмандони ин риштаҳоро муаррифӣ намудааст.

Дар китоби «Зиндагиномаи риёзидонони давраи исломӣ аз садаи сеом то садаи ёздаҳуми ҳичҷӣ» А. Қурбонӣ зиндагинома ва осори математикҳои тоҷик дар тули нуҳ аср ба таври қутоҳ муаррифӣ шудааст.

Ба ғурӯҳи сеом мухаккиқони кишварҳои ғарбӣ ва рус аз қабили Е.С. Кеннеди¹, А. Метс¹, З. Ҳұнқа², Ҷ. Сартон³, X.

¹کندی، پژوهش در زیج های دوره اسلامی [من] / کندی؛ ترجمه محمد باقری. – تهران، ۱۳۷۴ – ۲۳۴ ص.

Калеман⁴, В.Л. Робинович⁵, Г.П. Матвиевская, Б.А. Розенфельд⁶, А.Н. Григорян, М.М. Рожанская⁷, Г.П. Матвиевская⁸, Т. Кристиан⁹ ва дигаронро метавон шомил намуд.

Аз чумла Е.С. Кеннеди дар китоби «Пажӯхиш дар зичҳои давраи исломӣ»-аш дар бораи зичҳои асрҳои XI-XII низ пажӯхиш намудааст.

Дар китоби З. Хунка «Фарҳанги ислом дар Аврупо» таъсири осори илмии донишмандони тоҷик аз чумла Абуалӣ ибни Сино ба Фарб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Ч. Сартон ҷилди аввали китоби «Муқаддима бар таърихи илм»-ашро «Аз Ҳомер то Ҳайём» номида, ҳафт асри илмиро ба номи донишмандони аҳди исломӣ номидааст, ки аз ин ҳафт тан шаш нафараш эронинажоданд. Аз чумла нимаи аввали асри ёздаҳумро «Асри Берунӣ» ва нимаи дуюми асри ёздаҳумро «Асри Ҳайём» номгузорӣ кардааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар ҷорҷӯбаи татбиқи нақшай дурнамои кори кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии Данғара барои солҳои 2018-2022 ба иҷро расидааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқ таҳлилу баррасии илмӣ ва ҳамаҷонибаи вазъи шоҳаҳои гуногуни илми тоҷик дар асрҳои XI-XII мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои амалӣ гардидани мақсади асосии таҳқиқ вазифаҳои зерин ба миён гузошта шудаанд:

¹ متس ، ع. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری [متن] / ع. متس؛ ترجمه علیریضا زکاوی فراکللو. – تهران، ۱۳۷۷ – ۶۰۲ ص.

² Хунка, З. Фарҳанги ислом дар Аврупо [Матн] / З. Хунка; баргардони Сайфуллоҳи Муллоҷон. – Душанбе, 2012. – 669 с.

³ سورتان ج. تاریخ علم [متن] / ج. سورتان؛ ترجمه احمد آرام. – تهران، ۱۳۴۶. – ۶۹۴ ص.

⁴ کلمان، ح. ایران و تمدن ایرانی [متن] / ح. کلمان؛ ترجمه حسن انوشه. – تهران، ۱۳۷۵. – ۳۰۹ ص.

⁵ Робинович, В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры [Текст] / В.Л. Робинович. – М.: Наука, 1979. – 391.

⁶ Матвиевская, Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII) [Текст] / Г.П. Матвиевская, Б.А. Розенфельд. – М.: Наука, 1983. – Кн.3. – 372 с.

⁷ Григорьян, А.Т., Рожанская, М.М. Механика и астрономия на средневековом Востоке [Текст] / А.Т. Григорьян, М.М. Рожанская. – М.: Наука, 1980. – 200 с.

⁸ Матвиевская, Г.П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке [Текст] / Г.П. Матвиевская. – Ташкент, 1967. – 341 с.

⁹ کریستین، ت. شیخ ابوالحسنی خوقانی [متن] / ت. کریستین؛ ترجمه روح‌جخش. – تهران، ۱۳۷۸ – ۷۷۲ ص.

- таҳлили раванди рушди илмҳои гуногун;
 - мавриди пажӯхиш қарор додани ниҳодҳои илмӣ;
 - баррасии саҳми олимон дар такомули улуми дақиқ ва табииатшиносӣ;
- равшанӣ андохтан ба нақши олимон дар такомули улуми ҷомеашиносӣ;
- ба гардиши илмӣ ворид намудани бархе аз осори ҷопнашудаи донишмандон;
 - бо далелҳои мультамад исбот намудани саҳми донишмандони тоҷик дар пешрафти илми ҷаҳонӣ;
 - нишон додани таъсири осори донишмандони тоҷик ба эҷодиёти донишмандони Фарб.

Обекти таҳқиқот муайян намудани вазъи илмҳои табииатшиносию ҷамъиятшиносӣ дар асрҳои XI-XII ба хисоб меравад.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот асарҳои илмии донишмандони асрҳои XI-XII тоҷик, ки дар риштаҳои илмҳои риёзиёт, нуҷум, физика, химия, тиб, фалсафа, таъриҳ, улуми исломӣ ва гайра эҷод намудаанд, маҳсуб меёбад.

Марҳала, макон ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур дар се марҳала гузаронида шудааст:

—марҳалаи якум (солҳои 2017-2019). Интиҳоби мавзӯъ ва роҳбари илмӣ; ҷамъоварӣ ва шиносоӣ бо сарчашмаву маводи илмӣ вобаста ба мавзӯъ; иштирок дар конфронсҳои илмӣ ва нашри мақолаҳо дар самти мавзуи таҳқиқотӣ; таҳия намудани боби аввали диссертатсия.

—марҳалаи дуюм (солҳои 2019-2021). Супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанҳои фалсафа ва забони ҳориҷӣ; иштирок дар конфронсҳои илмӣ ва нашри мақолаҳо доир ба мавзуи таҳқиқот; таҳияи боби дуюми диссертатсия.

—марҳалаи сеюм (солҳои 2021-2022). Иштирок дар конфронсҳои илмӣ ва нашри мақолаҳо доир ба мавзуи таҳқиқот; баррасии диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи умумӣ ва Шурои олимони факултети идораи давлат ва ҳифзи ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Данғара; пешниҳоди рисолаи илмӣ барои дифоъ ба Шурои диссертатсионӣ; супоридани имтиҳони номзадӣ аз таҳассус.

Чаҳорҷӯбаи ҳронологияи таҳқиқот доираи асрҳои XI-XII-ро фаро мегирад. Сарҳади давраи таҳқиқотӣ аз сукути давлати

Сомониён то ҳамлаи мугул ба Хурасони бузургро фаро мегирад. Дар ин давра ҳаёти илмӣ асосан дар дарбори давлатҳои Фазнавиён, Қарахониён, Салҷуқиён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён ҷараён дошт.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Ба сифати асоси методологии таҳқиқот маҷмуи усулҳои истифода шудаанд, ки дар байнин онҳо усулҳои таъриҳӣ ба амсоли таъриҳияти илмӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, инҷунин усулҳои таҳдили иҷтимоӣ - таъриҳӣ мавқеи асосиро ишғол менамоянд. Дар диссертатсия муаллиф ба концепсияҳо ва назарииёти бисёре аз олимони ватаниву ҳориҷие, ки таҳқиқоташон бевосита ба мавзуи рисолаи таҳқиқшаванда наздикианд, такя намудааст.

Пойгоҳи сарчашмашиносии таҳқиқот. Сарчашмаҳои омӯзиши мавзуро метавон ба ду бахш тақсим кард. 1. Асарҳои доир ба илмҳои гуногун таълифнамудаи донишмандони асрҳои XI-XII. Ба ин гурӯҳ муҳимтарин асарҳои донишмандони давраи мавриди назари мо Күшёри Гелонӣ, Абурайхони Берунӣ, Умари Ҳайём, Шарофуддин Муҳаммади Бухорӣ, Абдуҷаббори Ҳучандӣ, Аҳмади Насавӣ, Абуалий ибни Сино, Абубакри Карабӣ, Абусаиди Ямомӣ, Абумансури Муваффақ, Исломили Ҷузҷонӣ, Ибни Балҳӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абулғазли Байҳақӣ, Носири Ҳусрав, Низомулмулк, Ибни Мисқавайҳ, Айнулқузоти Ҳамадонӣ, Шаҳобуддини Суҳравардӣ ва дигарон шомил мешаванд, ки онҳо дар бобҳо ва фаслҳои гуногуни диссертатсия мавриди пажӯҳиш ва бахсу баррасӣ қарор гирифта, номѓӯи онҳо дар рӯйхати сарчашмаҳо оварда шудаанд. Аз ин лиҳоз, аз тавзехи осори ин муаллифон ба хотири риоя шудани ҳаҷми диссертатсия худдорӣ менамоем.

Ба гурӯҳи дуюм осори муарриҳон ва тазкиранависони асримиёнағии форсу тоҷик ва араб Захируддини Байҳақӣ¹, Самъонӣ², Фаридуддини Аттор³, Арӯзии Самарқандӣ⁴, Ибни Қифтӣ⁵, Ёқути Ҳамавӣ⁶, Ибни Ҳалликон¹, Ибни Абиусайбиа²,

¹ظہیرالدین بیهقی. تاریخ بیهقی [من] / ظ. بیهقی. – تهران، ۱۳۷۷. – ۷۲ ص.

²سمعاني، ابوسعید عبدالکریم بن محمد. کتاب الانساب [من] / سمعاني. – بیروت: دور الفکر، ۱۴۱۹ هـ. – ۶۸۰ ص.

³فریدالدین عطار. تذکرة الاولیاء [من] / ف. عطار. – تهران، ۱۳۹۳. – ۸۵۴ ص.

⁴Арӯзии Самарқандӣ. Ҷаҳор макола [Mathn] / А. Самарқандӣ; бо қӯшиши Ҳудой Шарифов. – Душанбе, 1986. – 180 с.

⁵ابن قسطنطیل. کتاب الاخبار العلما بی اخبار الحکام: تاریخ حکما / ابن قسطنطیل. – تهران، ۱۳۴۷. – ۳۲۷ ص.

⁶بیقوت هموی. . معجم البلدون [من] / هموی; ترجمه ای علیفی منزوی. – تهران، ۱۳۸۰. – جلد ۱. – ۳۷ ص.

Мұхаммади Чувайній³, Мирхонд⁴, Мұхаммад Ағифі⁵, Низомулмұлк⁶, Закариә Маҳмуди Қазвіній⁷, Носируддин Муншии Кирмонай⁸, Ибни Исфандиёр⁹, Ҳамдуллоҳи Қазвіній¹⁰, Абунасри Җузчонай¹¹, Шабонкорай¹², Ровандай¹³, Сафдай¹⁴ ва дигарон шомил мешаванд.

Китоби «Таърихи Байҳақ»-и Захируддини Байҳақій дар бораи донишмандони асрҳои XI-XII маълумоти боарзиш медихад. «Китоб-ул-ансоб»-и Абусаиди Самъоній дар шакли фарҳанги алифбоии шаҳсиятҳои маъруфи олами ислом иншо шудааст. Муаллиф пас аз зикри нисба дар бораи рӯзгору осори ашхосе, ки бо он нисба маъруфият доштанд, маълумоти мұстамад овардааст. «Тазкират-ул-авлиё»-и Фаридуддини Аттор ба шаклу тариқи тазкира навишта шуда, шарҳи ҳол ва зиндагиномаи 96 тан бузургони тасаввуфро дар бар мегирад. «Китоб ихбор-ул-уламо би ахбор-ил-хукамо»-и Ибни Қифтій шомили ахволи 415 тан аз ҳакимон, файласуфон ва олимони дигар риштаҳои илм мебошад. «Мұъчам-ул-удабо»-и Ёкути Ҳамавій дар шакли тазкира тадвин шуда, рӯзгор ва намунаҳои осори адібонро дар бар гирифтааст. «Вафаёт-ул-аъён»-и Ибни Халликон дар баёни хаёт ва фаъолияти

¹ ابن خلیکان. وفیات العین [متن] / ابن خلیکان. - قم. ۱۳۶۴. - ۳۶۳ ص.

² ابن ابی عصیبیه. عيون الایاء فی طبقات الاطباء [متن] / ابن ابی عصیبیه. ۱۳۷۳. - ۴۲۴ ص.

³ محمد جوینی. تاریخ جهانگشای جوینی [متن] / م. جوینی; به احتمام محمد قزوینی. - چاپ سوم. - تهران: دنیای کتاب، ۱۳۸۲. - ج. ۳. - ۵۹۰ ص.

⁴ Мирхонд. Равзат-ус-сафо фӣ сират-ил-анбиёи ва-л-мулук ва-л-хулафо [Mathn] / Мирхонд; бо пешгуфттор ва таълику ҳавошии Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. - Душанбе: Эр-граф, 2004. - Җ.1. - 654 с.

⁵ محمد عوفی. لباب الالباب [متن] / م. عوفی؛ به کوشش سعید نفیسی. - تهران، ۱۳۳۳. - ۲۰۹ ص.

⁶ Низомулмұлк. Сиёсатнома [Mathn] / Низомулмұлк; тахияи матн, пешгуфттор, тавзех ва лугат аз А. Ҳочиев. - Душанбе, 1998. - 246 с.

⁷ ذکریا بن محمد بن محمود قزوینی «آثار البالد و اخبار العباد» [متن] / ز.م. قزوینی; ترجمه‌ی ع. شرفکندي. - تهران، ۱۳۶۶. - ۲۷۱ ص.

⁸ ناصیر الدین منشی کرمانی. ناسایم و الاسحار من تلیم الاخبار در تاریخی وزرا [متن] / ن.م. کرمانی؛ با تصحیح، مقدمه و تعلیقی میرجلال الدین حسینی اورموی. - چاپ دوم. - تهران، ۱۳۶۴. - ۱۶۰ ص.

⁹ ابن اسفندیار. تاریخ طبرستان [متن] / ابن اسفندیار؛ به تصحیح عباس افیال؛ به احتمام محمد رمضانی - تهران، ۱۳۵۷. - ۵۰۵ ص.

¹⁰ حداشه مصطفوی قزوینی. تاریخی گزیده [متن] / ح.م. قزوینی؛ با جتنام ع.نوایی. - چاپ پنجم. - تهران: امیری کبیر، ۱۳۸۷. - ۸۱۶ ص.

¹¹ جوزجانی، ع. طبقات ناصری [متن] / ع. جوزجانی. - تهران، ۱۳۳۲، ۶۱۵ ص.

¹² شعبانکاره‌ای. مجتمع الانساب [متن] / شعبانکاره‌ای. - تهران، ۱۳۶۳. - ۳۷۴ ص.

¹³ رواندی، محمد بن علی بن سلیمان. راحت السور و آیت السرور. تاریخ آل سلجوچ [متن] / م. رواندی؛ ترجمه محمد افیال. - تهران: امیری کبیر، ۱۳۶۴. - ۵۸۵ ص.

¹⁴ صلاح الدین صدی، وافی بی‌الوفایات [متن] / س. صدی. - بیروت، ۱۳۷۹. - ۶۴۱ ص.

846 тан аз шахсиятҳои динӣ, сиёсӣ ва илму адаби маъруфи олами ислом аз ибтидои ислом то замони муаллиф буда, шахсиятҳо ба тартиби алифбои арабӣ сабт шудаанд. Муаллиф ба тарҷумаи ҳоли адибон бештар диққат дода, ба таври муфассал аз онҳо ёдоварӣ кардааст. Дар такмил ва таҳзиби ин китоб ҷандин нафар «зайл»-ҳо таълиф кардаанд, аз қабили Тоҷиддин Абулбокӣ ибни Абдулмачиди Маккӣ (ваф. 1342), ки дар зайлҳои худ тарҷумаи ҳоли 30 нафари дигарро изофа кардааст, Абулҳасан Аҳмад ибни Ойбек (ваф. 1348) «Зайл»-аш «ал-Воғӣ би-л-вафаёт», Баҳридин Заркашӣ (ваф. 1392), «Зайл»-аш «Үқуд-ул-ҷимон» мебошанд. Дар «Үйун-ул-анбо фӣ табакот-ил-атиббо»-и Ибни Абусайбия шарҳи ахволи пизишкон ва уламои тиб ба риштаи таҳrir даромада, наздик ба 400 гузориш аз зиндагии пизишконро дар худ дорад. Ва аз он ҷо, ки бархе аз табибони файласуф, мунаҷҷим, риёзидон, табиидон низ будаанд, ин китоб дар таърихи улум низ манбаи боарзиш ба шумор меравад. Мирхонд дар муқаддимаи «Равзат-ус-сафо» зери унвони «Зикри шароите, ки дар тадвини таъриҳҳо аз онҳо чора нест», аз муарриҳони асрҳои XI-XII Ҳаким Абуалии Мисқавайҳ, Сулаймони Банокатӣ, Саолибӣ, Абулқосим Ҳасан ибни Муҳаммад ибни Алии Фирдавсии Тӯсӣ, Абулҳасан Алӣ ибни Шамсулисломи Байҳақӣ, Абулҳусайн Муҳаммад ибни Сулаймон, Ҳоҷа Абулғазли Байҳақӣ, Аббос ибни Масъуд, Абуисҳоқ ибни Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юнус Баззоз, Муҳаммад ибни Ақили Балҳӣ, Абулқосим Муҳаммад ибни Алӣ ибни Маҳмуди Каъбӣ, Абулҳасан Муҳаммад ибни Абулғофири Форсӣ ва осори онҳо ном бурдааст. Бояд гуфт, ки Мирхонд Ибни Мисқавайҳ ва Банокатиро дар радифи муарриҳони араб ном бурдааст.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар Чумхурии Тоҷикистон таҳқиқоти диссертатсионие пешниҳод мегардад, ки дар боби ҳаёти илмии ҳалқи тоҷик дар асрҳои XI-XII таҳқиқоти маҷмӯй маҳсуб меёбад. Илова бар ин, муқаррароти зерини илмӣ низ навғониҳои таҳқиқотро ташкил медиҳанд:

-асарҳои дорои аҳамияти мухимми илмӣ доштаи олимони соҳаи илмҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ таҳлил шудаанд;

-муҳимтарин асанҳои донишмандони соҳаи илмҳои ҷамъиятшиносии асрҳои XI-XII мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд;

-бархе аз асанҳои чопнашудаи донишмандони ин давра ба гардиши илмӣ ворид карда шуданд;

-ба корҳои илмии анҷомдодаи муҳаққиқони ватанивӯҳо ҳориҷие, ки ба мавзуи таҳқиқшавандӣ марбутанд, баҳои илмӣ дода шудааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандӣ:

1. Дорои сobiқai тулонии илмӣ будани тоҷикон.
2. Нақши ниҳодҳои илмию таълими асрҳои XI-XII дар такомули илмҳои гуногун.
3. Саҳми донишмандони риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ дар рушди илмҳои нучум, риёзиёт, тиб ва ғайра.
4. Хидмати донишмандони тоҷик дар тараққӣ додани илмҳои ҷомеашиносӣ аз қабили таъриҳ, фалсафа ва ғайра.
5. Нишон додани саҳми донишмандони тоҷик дар пешрафти илмҳои исломӣ.
6. Нишон додан нақши донишмандони тоҷик дар густариши илми ҷаҳонӣ.
7. Таъсири осори донишмандони тоҷик ба донишмандони қишварҳои гуногуни олам.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Диссертатсия дорои аҳамияти илмӣ-назариявӣ ва амалий буда, натиҷаҳои бадастомада метавонанд дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии муаррихон ҷиҳати муайян кардани равия, усул ва услубҳои таҳқиқот, ки ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти илмӣ бахшида мешаванд, ёрӣ расонад. Натиҷаи таҳқиқот метавонад, барои анҷом додани таҳқиқоти нав дар омӯзиши таърихи давраи асримиёнагии тоҷик, ҳамчунин, дар дарсхои лексионӣ ва амалии фанни таърихи ҳалқи тоҷик ба унвони «Курси маҳсус» дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор гираад.

Дараҷаи эътидоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Аз дақиқ будани маълумот, басандагии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқотӣ ва ҳаҷми интишорот бармеояд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Аз рӯйи мазмун ва мундариҷаи ҳуд диссертатсия ба ихтисоси 07.00.10-Таърихи илм ва техника (илмҳои таъриҳ) мутобиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар ба даст овардани натиҷаҳо иборат аст аз: таҳқиқ ва мушаҳҳас намудани вазъи ҳаёти илмии асрҳои XI-XII ва саҳми донишмандони тоҷик дар густариши илмҳои гуногуни ин давра мутобиқ ба усули

таърихият; чамъоварии мавод аз сарчашмаҳои таърихӣ ва адабиёти илмӣ ва таҳлили муқоисавии онҳо; ба гардиши илмӣ ворид намудани маводи сарчашмаҳои таърихӣ; ба чоп расонидани мақолаҳо ва омода намудани маърӯзаҳо роҷеъ ба мавзуи таҳқиқотӣ. Коркарди тамоми маводи сарчашмаҳои таърихӣ ва илмии бадастомада ва тафсири онҳо дар рисола аз ҷониби муаллиф анҷом шудааст.

Тасвib ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Дастанвиси рисола дар ҷаласаи васеи кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии Дангара (қарори №3, аз 18. 10. 2022) ва дар ҷаласаи Шурои олимони факултети идораи давлатӣ ва ҳифзи хукуки Донишгоҳи давлатии Дангара (қарори № 5, аз 13. 12. 2022) мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба ҳимоя тавсия гардид. Мазмуни асосии рисола дар шаш мақолаи муаллиф дар маҷаҳои илмие, ки ба феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вориданд, баён шудаанд. Ҳамчунин дар конфронсҳои ҳарсолаи апрелии ҳайати устодони Донишгоҳи давлатии Дангара аз мавзуи мавриди таҳқиқ муаллиф гузоришҳои илмӣ додааст.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Муқаррароти умумӣ ва ҳулосаҳои диссертатсия дар 12 мақолаи илмии муаллиф, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳачми 192 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф шуда, аз муқаддима, 2 боб, 7 зербоб, ҳулоса, рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда (бо 237 номгӯй) иборат аст.

Муҳтавои асосии таҳқиқот

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи диссертатсионӣ асоснок гардида, дараҷаи коркарди он муайян шуда, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, услуг ва усули коркарди мавзӯъ мушахҳас гардида, аҳамияти назариявӣ ва амалии кор таъкид мешавад, манбаъҳо ва навғонии илмии таҳқиқот, инчунин муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандагӣ мегардад.

Боби якуми диссертатсия - «**Вазъи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ**» - аз ҷор ҳарбоби иборат аст. Дар ҳарбоби аввали - «Рушди илми нуҷум (астрономия) дар асрҳои XI-XII» - муаллиф ба таҳлили ҳаёту фаъолияти мунаҷҷимони давраи мазкур пардохта, менависад, ки нуҷум (астрономия) яке аз қадимтарин илмҳои роиҷ дар миёни ақвоми ориёй, минҷумла тоҷикон буда, ниёкони мо аз

поягузорони илми нучум дар давраи садри ислом ба шумор рафта, ин риштаи илмро дар асрҳои IX-X ба авчи аъло расониданд ва дар асрҳои XI-XII низ ривоҷ додаанд. Маъруфтарин мунаҷҷимони ин давра Күшёри Гелонӣ, Абунаср Мансур ибни Алӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абусаҳли Кӯҳӣ, Умарӣ Хайём, Шарафуддин Масъуди Бухорӣ, Бадеи Устурлобӣ, Абусаиди Санҷарӣ, Абдураҳмон Мансури Хозинӣ, Шарафуддин Музаффари Тӯсӣ ва дигарон буда, дар рушди ин илм саҳми болиг гузаштаанд. Аз ҷумла китоби «Қонун-ул-масоил фи-л-ҳайат ва-н-нучум»-и Абурайҳони Берунӣ донишиномаи илми ҳайат (ситорашиносӣ) дар асри XI маҳсуб мешавад. Вай дар ин китобаш натиҷаҳои илми гузаштагонро аз назари интиқодӣ таҳлил намуда, дар аксари масоил дастовардҳои назарӣ ва амалии худро баён намудааст. Аз ҷумла тавсифи ҳаракати апогеи Офтоб бар хилоғи ақидаи Птоломей, ҳисоби нисбатан саҳехи суръати ҳаракати гиреҳҳои Моҳ, қисмати претсессия ва ғайра аз натиҷаҳои худи муаллиф мебошад.

Яке аз хидматҳои бисёр муҳимми Абуалӣ ибни Сино дар риштаи илми нучум сохтани асбоби расадии бисёр дақиқ аст. Асбоби расадии Ибни Сино баъдҳо такмил шуда, ба номи Леви Бон Гисос мансуб гашт.

Абусаҳл Бежан ибни Рустами Кӯҳӣ расадҳонае соҳт, ки дар он асбобҳои расади сохтаи худро наасб намуд ва бо онҳо ба кори расад (мушоҳида) пардоҳт.

Дар илми нучум саҳми Умарӣ Хайём то ба он ҳадде аст, ки тақвими тартибдодаи ў саҳехтар аз тақвими маъмулии имрӯзai ҷаҳониён аст. Чунончи ҳатоии солшумории григорианий дар 3333 сол ба як шабонарӯз баробар буда, ҳатоии солшумории тартибдодаи Хайём дар 5082 сол ба як шабонарӯз баробар аст. Аз ин ҷо пайдост, ки тақвими Умарӣ Хайём нисбат ба солшумории имрӯзai мо ҳафт сония дақиқтар аст.

Дар зербоби дуюми боби аввал, ки - **«Пешрафти илми риёзиёт (математика) дар асрҳои XI-XII»** - унвон дорад, муаллиф ба муаррифии донишмандони илмҳои риёзӣ ва саҳми онҳо дар рушду такомули ин илм мепардозад. Ба ақидаи муаллиф, дар радифи илми нучум гузаштагони мо ҳамчунин ба ҳайси поягузорони илми риёзиёт низ шинохта шудаанд. Бесабаб нест, ки асосгузорони шоҳаҳои гуногуни ин илм дар аҳди садри ислом ҳама тоҷикон буданд. Маҳз тавассути осори гаронқадри онҳо илми риёзӣ, ки бо номи «криёзиёти араб» ва «криёзиёти исломӣ» шуҳрат пайдо намуда, ба ҷаҳони Ғарб роҳ ёфт ва шуҳратёр гардид.

Илми риёзии асрҳои XI-XII давоми бевоситаи асрҳои IX-X буда, ситораҳои тобноки худро ба ҷаҳон арза намудааст, ки Күшёри Гелонӣ, Абунасри Ироқ, Умари Хайём, Абулҳасани Насафӣ, Абурайхони Берунӣ, Абулҷуд Муҳаммад ибни Лайс, Шарафуддин Маъсӯди Тӯсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абулҳасани Қойинӣ, Абунасри Мансур, Абусаиди Санҷарӣ, Абуалӣ Каттонии Марвазии Бухорӣ ва дигарон аз ин қабиланд. Аз ҷумла Күшёри Гелонӣ бори аввал силсилаи ҳисоби шастиро пурра маълум намуда, усулҳои маҳсуси аз таҳти решави квадратӣ ва кубӣ баровардани ададҳоро қашф кард. Ҳамчунин ҷандин теоремаҳои тригонометрияи ростхатта ва доиравиро исбот намуд.

Абунасри Ироқ дар асри XI ва ҷандсад сол пеш аз Франсуа Вапид (1540-1603) нахустин бор ба мағҳуми мусалласи қутбӣ ишора кард ва аз он дар соҳти мусаллас бо зовияҳои маълум баҳра бурдааст. Вай ҳамчунин муодилаҳои дараҷаи севумро ҳал намудааст.

Абулҳасани Насавӣ дар китоби «Муқаммал дар бораи ҳисоби ҳиндӣ» усули соддатарини аз решоҳои квадратӣ ва кубӣ баровардани ададро пешниҳод карда, ки риёзидонони аврупӣ П. Руффини соли 1804 ва У. Гарнер соли 1819 онро такмил доданд.

Яке аз хидматҳои бузурги Абурайхони Берунӣ дар илми риёзиёт таълифи аввалин китоби мустақили тригонометрияи қуравӣ мебошад. Китоби «Мақолиду илм-ул-ҳайат» («Калидҳои дониши ҳайат») бе ҳеч шакку тардид нахустин мусалласоти (тригонометрия) қуравӣ аст. Зоро донишмандони то аҳди Берунӣ ҳамеша дар осори ҳуд мусалласоти қуравиро ба үнвони мабҳасе аз илми нуҷум ва ҳайат баён мекарданд. Вай дар китоби «Мақолиду илм-ул-ҳайат» аввалин бор мусалласоти (тригонометрия) қуравиро ҳамчун як илми алоҳида ба низом даровард. Ҳамчунин дар илми риёзиёт (математика) ҷорӣ намудани силсилаи ҳисоби даҳиро низ ба Абурайхони Берунӣ нисбат додаанд.

Абулҷуд Муҳаммад ибни Лайс дар илми ҳандаса нахустин қасе буд, ки роҳи ҳалли илмии тасвири ҳафтпаҳлуии мунтазамро (расми ҳафтзильии мунтазам)-ро ёфт. Таҳлили алгебравии равиши нуҳпаҳлуии мунтазам ва ҳалли муодилаи дараҷаи ҷаҳорум низ ба дасти Абулҷуд анҷом шудааст.

Умари Хайём дар осори риёзиаш ба таҳқиқи геометрии муодилаҳои алгебравӣ пардохта ва аз 14 навъи муодилаҳои дараҷаи севум дувоздаҳтои онҳоро қашф кард. Вай дар таърихи илми математика бори аввал пешниҳод кард, ки муодилаҳои дараҷаи севум тавассути радикалҳои квадратӣ, яъне ба воситаи паргор ва ҷадвал

умуман ҳал карда намешаванд. Ин ақидаи ўро олими аврупой П.Л. Вантсон пас аз 800 сол исбот намуд.

Шарафуддин Масъуди Тўсӣ дар китоби «Ҷабр ва муқобала» беҳтарин дастабандии муодилаҳои дараҷаи севумро дар замони худ ва ҳалли аддии ҳамаи ҳолатҳои онро ироа додааст.

Дар зербоби сеюми боби якуми диссертатсия - «**Вазъи илмҳои физика ва химия**» - муаллиф менигород, ки дар асрҳои XI-XII доир ба илми физика ё илми табиӣ як зумра донишмандони сатҳи гуногун асарҳо оғаридаву дар рушду нумуи нисбии он саҳм гузаштаанд. Аз миёни онҳо метавон тибқи хронология аз Абусаҳл Рустами Кӯҳӣ, Муҳаммади Каракӣ, Ибни Ҳайсам, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абусаид ибни Бахтишӯ, Баҳманёр ибни Марзбон, Абуабдуллоҳ ибни Юсуфи Чаёнӣ, Абусаҳл ибни Яҳёи Ҷузҷонӣ, Исмоили Исфизорӣ, Умарӣ Ҳайём, Абдураҳмон Мансури Хозинӣ, Юсуфи Хоразмӣ ва дигарон ном бурд. Чунончи Абусаҳл ибни Рустами Кӯҳӣ дар радифи риёзидон ва мунаҷҷими тавоно будан, дар илми физика роҷеъ ба маркази вазнинӣ рисолаҳое таълиф намудааст.

Абурайҳони Беруниро дар радифи Закариёи Розӣ метавон яке аз поягузорони физикаи амалий дар асрҳои миёна донист. Ў дар роҳи муайян намудани вазни ҳоси ҷисмҳо ба дастовардҳои ҷашнгир ноил гашта, натиҷаҳои ба даст овардаи вай аз натоҷи имрӯза, ки бо дастгоҳҳои дақиқтар ва техникаҳои ҷадид ба даст омадааст, тағовути хеле кам дорад. Бояд таъкид намуд, ки Берунӣ нахустин шуда дар таърихи илм амалияи тарзи озмоши таҷрибаҳои амалиро ба миён гузашта, тавонист, ки ба воситай асбоби ихтироънамудаи худ фузулоту гавҳарҳоро то дараҷае тасниф кунад, ки аз нишондодҳои илмии замони ҳозира кам фарқ мекунанд.

Абдурраҳмони Хозинӣ тарозуе ҳос соҳта буд, то ба он вазни маҳсуси ҷисмҳо ва мизони ғашӣ ва фулузоти камбаҳотар маҳлут дар як шайи зарринро битавонад маълум кунад. Бисёр нишондодҳоеро, ки Хозинӣ дар китоби «Мизон-ул-ҳикма» овардааст, баъдан дар Аврупо ва дигар манотики пешрафтаи илмии ҷаҳон сабит соҳтаанд.

Диссертант дар зербоби мазкур менависад, ки аз миёни донишмандони ин давра Абуабдуллоҳи Нотилӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Ибни Мисқавайҳи Розӣ, Муҳаммад ибни Абдулмалики Хоразмии Косӣ, Шаҳриёр ибни Шаҳриёри Форсӣ ва чанд тани дигар доир ба паҳлухои гуногуни илми химия таҳқиқ намудаву осоре ба ёдгор гузаштаанд. Аз ҷумла Абулқосим Муҳаммади Хоразмӣ дар «Китобу айн-ус-сониъи ва авн-ус-санати»

ном асараш бори аввал дар таърихи илми химия ба вазни модда дар таҷрибай химияйӣ аҳамияти ҷиддӣ ва маҳсус додааст.

Зербоби чаҳоруми боби аввал - «**Илми тибби тоҷик дар асрҳои XI-XII**» - ба таҳқиқ ва таҳлили вазъи илми тибби давраи мавриди таҳқиқ бахшида шудааст. Ба ақидаи муаллиф, тибби тоҷикон, ки аз китоби энсиклопедии «Авесто» сарчашма мегирад, дар асрҳои XI-XII ба авчи аълои худ расида буд. Аз миёни чаҳор нафар донишмандони бузурги тибби асримиёнагии ҷаҳон: Муҳаммад Закариёи Розӣ, Алӣ ибни Аббоси Маҷусӣ, Абуалӣ ибни Сино ва Исмоили Ҷӯҷонӣ, ки ҳамаи онҳо тоҷик буданд, ду нафарашон, яъне Ибни Сино ва Исмоили Ҷӯҷонӣ дар давраи мавриди назари мо эҷод намуда, шуҳрати ҷаҳонӣ қасб кардаанд. Дар радифи ин ду тан ҳамчунин Абурайҳони Берунӣ, Абусаиди Ямомӣ, Абумансури Муваффақ, Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Юсуфи Илоқӣ, Алӣ ибни Исои Каҳол, Абусаҳли Ҷӯҷонӣ, Абуубайди Ҷӯҷонӣ ва бисёр дигарон дар рушди илми тибби ин давра саҳми болиг гузоштаанд. Аммо дурахшонтарини онҳо олими энсиклопедисти тоҷик Абуалӣ ибни Сино буд.

Илми тибби давраи манзури назари мо ва умуман тибби асримиёнагиро наметавон бидуни қашфиёти Абуалӣ ибни Сино ва Исмоили Ҷӯҷонӣ тасаввур кард. Аз ҷумла Сино дар осори гаронқадри тиббии худ дастовардҳои тибби қадими ҳиндӯҳо, юнониён ва ниёкони худро ҷамъbast намуда, бо қашфиёти ҷадиди худ ғанӣ гардонид. Вай дар ихтирои бисёре аз паҳлӯҳои гуногуни илми пизишкӣ аввалин ва ё яке аз аввалинҳо буд. Ҷунончи вай аз нахустин пизишконе аст, ки соҳти дурусти ҷашмро муайян кардааст. Сироятқунанда будани бемории обила (гул, чечак)-ро муайян намудааст. Фарқи байни бемориҳои вабо, тоун, ҷузом (маҳав), дорул菲尔, зотулҷанб (варами пардаи шуш) ва зотурриё (варами шуш)-ро мӯқаррар кардааст. Аломатҳои бемории қанд (диабет)-ро ба таври возех баён намуда, менингитро ҳамчун бемории маҳсус - варами пардаи мағзи сар муайян кардааст. Вай нахустин кошифи микробҳо ва ихтироъкори усули дардшиносии перкуссия (ангуштзанӣ), ҳамчунин санчиши набз, профилактика (пешгирӣ намудани бемориҳо) ва роҳҳои табобати онҳо мебошад. Ӯ ба ҳайси поягузори илмҳои геронтология (солҳӯрдагӣ), физиотерапия, таълимот дар бораи пиротерапияи сироятқунанда, тавсифқунандаи варами меъда, усулҳои бавлшиносӣ, табиишиносӣ шинохта шудааст. Дар илми ҷарроҳӣ низ қашфиёти бузург намудааст. Ибни Сино аввалин пизишк дар ҷаҳон аст, ки ҷарроҳии бемории саратон (рак)-ро анҷом дода, тарзи онро тасвир намудааст. Дар рушди

илмҳои дорушиносӣ (фармакалогия), дорусозӣ (фарматсевтика), муайян намудани хосияти дардҳо (фармакогнозия) саҳми болиг гузошта, беш аз 800 навъи доруро тавсиф намуда, 70 навъи доруи ихтироънамудаи ў имрӯз ҳам дар низоми тибби ҷаҳонӣ мавриди истифода қарор доранд. Вай дар ҷаҳон аввалин донишмандест, ки доир ба муолиҷаи дил бо номи «Адвийат-ил-қалбия» китоб навиштааст.

Исмоили Ҷузҷонӣ дар ҳудуди беш аз 1000 сол пеш дар мавриди пизишкӣ андешаҳое пеш ронда, ки ҳанӯз ҳам қобили қабуланд. Аз ҷумла вай аввалин шуда дар илми тиб собит намуд, ки бузург шудани ғадудҳои соҳти зери пӯсти бадан гоҳҳо ба таппиши шиддадноки дил саҳт вобастааст, ки дар илми имрӯза бо номи тиротоксикоз маълум аст. Вай ҳамҷунин бори аввал ин масъаларо ба миён гузошт, ки баъзе бемориҳо бо яқдигар муҳолифанд ва бад-ин сабаб метавон якеро ба воситаи дигаре муолиҷа қард. Ҷунончи дар тибби имрӯз баъзе бемориҳои фалаҷро ба воситаи табларзани гузарандагӣ табобат мекунанд.

Боби дуюми диссертатсия - «**Вазъи илмҳои ҷомеашиносӣ**» - аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби аввал - «**Рушди таърихнависӣ**» - унвончӯй менависад, ки дар асрҳои XI-XII дар радифи дигар илмҳои табииатшиносию ҷамъиятшиносӣ илми таърихнависии тоҷик низ аз рушди нисбӣ барҳӯрдор буд. Дар тули ин ду аср дар марказҳои муҳимми илмию фарҳангии Эронзамин, минҷумла таҳтгоҳҳои подшоҳону ҳокимон осори муҳимми таъриҳӣ таълиф гашта, ки ҳушбахтона төъдоде аз онҳо то ба имрӯз расидаанд. Ин осорро тибқи мазмуну муҳтавояшон метавон ба тариқи зайл дастабандӣ қард:

1. Таърихи умумӣ ва ё таърихи ҷаҳон.
2. Таърихи минтақаҳо ва шаҳрҳо.
3. Таърихи хонадонҳо ва ё як хонадони ҳукуматга.
4. Таърихи динҳо, мазҳабҳо ва фирқаҳо.
5. Таърихи бузургони шуғлҳои гуногун.
6. Сафарномаҳо ва ғайра.

Дар миёни осори таърихии ин давра «Таҷориб-ул-умам»-и Ибни Мисқавайҳ, «Таърихи ғуарар-ус-сияр» маъруф ба «Шоҳнома»-и Саолибӣ, «Таърихи Яминӣ»-и Утбӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абурайхони Берунӣ, «Зайн-ул-аҳбор»-и Гардезӣ, «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, «Форснома»-и Ибни Балхӣ, «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ, «Китоб-ул-ансоб»-и Самъонӣ ва ғайра мавқеъ ва манзalати хос доранд.

Дар зербоби дуюми боби дуюм - «**Илмҳои фалсафа ва таҳаввулот дар афкори файласуфон**» - муаллиф ба баҳсу баррасӣ дар атрофи мавқеи илми фалсафа дар асрҳои XI-XII ва нақши бархе аз

файласуфону осори онҳо дар таърихи фалсафа мепардозад. Диссертант менависад, ки дар ин давра дар таърихи фалсафай тоҷик мактабҳо, равияҳо, ҷараёнҳо ва ҷаҳонбиноҳо гуногун аз қабили фалсафай машоъ, қалом, мӯътазила, ашъария, тасаввuf, ишроқ, исмоилия ва ғайра вучуд доштанд, ки мутафаккирони он замон пайрави ин ҷараёнҳои муҳталиф буданд. Фалсафай асрҳои XI-XII-ро наметавон бидуни ном ва осори мондагори Абуалӣ ибни Сино, Муҳаммади Ғаззолӣ, Умарӣ Ҳайём, Ибни Мисқавайҳ, Фаҳрудини Розӣ, Айнулқузоти Ҳамадонӣ, Шаҳобуддини Суҳравардӣ, Носирӣ Ҳусрав, Муҳаммади Шаҳристонӣ, Абулҳасанӣ Бахманёр ва ҷанд тани дигар тасаввур кард, ки таълимоти ҳар қадоми онҳо як ҷаҳоне ҳаст ба ҳуд ҳос.

Аз ҷумла таълимоти фалсафию ахлоқии Ибни Мисқавайҳи Розӣ қасро ба ҳулосае меоварад, ки инсон бояд дар назди рафтору кирдори ҳеш ҷавобгӯ бошад. Дар бораи эътибори таълимоти фалсафии Абуалӣ ибни Сино дар аврупои асримиёнагӣ мӯҳаққики фаронсавӣ Гуашон дар китоби «Фалсафай Ибни Сино ва нуғузи он дар Аврупои қуруни вусто»-и ҳуд (1941) ҷунин менависад: Дар асрҳои миёна ягон асари мутафаккирони моро наметавон ном гирифт, ки муаллифаш муносибати ҳудро ба фалсафай Ибни Сино муайян накарда бошад. Таълифоти фалсафии онро ҳар қадар амиқтар омӯзем, ҳамон қадар боварӣ ҳосил мекунем, ки Ибни Сино нафақат манбаи илҳом, балки яке аз муаллимони тафаккури эшон будааст. Буалӣ аз он ашхоси нодиру мӯтабаре буд, ки ба ў Мағрибзамин баъд аз сари Августини Саид, Арасту, Бонавортуро ва Иоани Дамаскин истинод мекард. Микёси таъсири ғоявии назарияҳои ў ҷунон бузург буд, ки гуфтан душвор аст, ки агар Ибни Сино намебуд, афкори илмию фалсафии гарбиён дар асрҳои миёна чи гуна ҷараён мегирифт.

Зербоби сеюми боби дуюм - **«Саҳми тоҷикон дар пешрафти илмҳои исломии асрҳои XI-XII»** - ба таҳқиқи нақши донишмандони тоҷик дар густариши улуми исломӣ ихтисос дода шудааст. Дар робита ба ин масъала, муаллиф менависад, ки мардуми ориёинажод, минчумла тоҷикон дар густариши улуми исломӣ (фикҳ, тафсир, ҳадис, қалом) аз оғози паҳн гардидани ислом ва дар асрҳои XI-XII беҳтарин ва бузугтарин хидматро кардаанд, ки ҷунин хидматро ҳатто арабҳо накардаанд. Ба қавли муаллифи китоби «Саҳми арзишманди Эрон дар фарҳангӣ ҷаҳон», онҳо буданд, ки ҳатто дар илми ҳадис ва тафсирӣ Куръони мачид беш аз арабҳо заҳмат кашидаанд ва тамаддуни исломиро азamat ва ҷалол баҳшидаанд. Бештари

донандагони ҳадис эронитабор буданд ва ё аз лихози забон ва маҳди тарбият эронитабор ба шумор мерафтанд ва ҳамчунин тамоми олимони қалом ва муфассирони Куръон низ эронитабор буданд.

Дар тули давраи мавриди назари мо низ донишмандони тоҷик дар риштаҳои гуногуни улуми исломӣ осори гаронбаҳое оғарида, дар рушду тавсееи илмҳои исломӣ ва худи дини ислом саҳми бузург гузаштаанд.

Аз миёни садҳо китобе, ки доир ба масоили мухталифи илмҳои исломӣ таълиф шудаанд, метавон аз осори Абуҳайёни Тавҳидӣ «Ал-муқобасот», Абунаси Сарроҷ «Ал-ламаъ фи-т-тасаввуф», Ибни Фурак «Табақот-ул-мутакаллимин», Ҳокими Нишопурӣ «Маърифату-улум-ул-ҳадис», Наср ибни Абулайси Самарқандӣ «Китоб-ул-фикҳ-ул-кабир», Насируддин Муҳаммади Самарқандӣ «Китоб-ул-эҳқоқ», Абулмалики Чувайнӣ «Тафсир-ул-Қуръон», Абдулҳолиқи Ғиждувонӣ «Маслак-ул-орифин», Ибни Шаҳрошуб «Ал-масолиб», Бурҳониддини Марғинонӣ «Ал-ваҷиз» ва дигаронро ном бурд.

Аз назари муаллиф саҳмгузории донишмандони тоҷик дар рушду нумуи илмҳои исломӣ аз ҷанд тарик сурат гирифтааст. 1. Таҳияи тафсирҳои гуногуни Қуръони шариф. 2. Таълифи осори мондагори илмӣ доир ба илмҳои исломӣ. 3. Тадриси илмҳои исломӣ дар мадрасаҳои «Низомия»-ҳо ва худи «Низомия»-ҳо. 4. Ба дини ислом даъват намудани қавму қабилаҳои туркзабону муғулнажод ва исломро пазишуфтани онҳо тавассути тоҷикон, ки ин баҳс ҳеч ҷои шакку шубҳа надорад, чунки беш аз ҳазор сол ин ҷониб онҳо намозро ба забони тоҷикӣ мегузоранд.

Хулоса

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия. Пас аз омузишу пажӯшиш ва таҳлилу баррасии паҳлӯҳои гуногуни мавзуи диссертатсионӣ бо истифода аз сарчашмаҳо ва адабиёти мухталиф метавон ҷунин натиҷагирий кард:

1. Илми нучум (астрономия), ки дар таърихи ҳалқи тоҷик собиқаи хеле тулонӣ, пурбор ва арзишманде дорад, дар асрҳои XI-XII низ пешрафт ва дастовардҳои бузургеро соҳиб гардида, тавассути осори гаронқадри мунаҷҷимони тоҷик дар ҷаҳони асримиёнагӣ шуҳрати бузург пайдо намуд.

Бо дастури вазири донишманди тоҷик Низомулмулки Тӯсӣ дар расадхонаи Исфаҳон гурӯҳе аз мунаҷҷимон бо сарварии олими энсиклопедисти тоҷик Умарӣ Ҳайём дар асоси нишондодҳои дақиқи нучумӣ тақвими нави солшумориро тартиб

доданд. Онҳо ба он муваффақ шуданд, ки тули дақиқи солро 365 рӯзу 5 соату 49 дақиқаву 15 сонияву 48 робеъа муайян кунанд. Солшумории онҳо шамсӣ буд ва ҳар сол аз 1-уми фарвардин (Наврӯз) шурӯъ мешуд. Ин ислоҳот бо номи солшумории яздигурдӣ аз 16 марта соли 1079 ба расмият даромад. Ва бояд гуфт, ки ин тақвим яке аз дақиқтарин тақвимҳо дар илми ҷаҳонӣ маҳсуб мегардад. Ҷунончи ин тақвим дар 5082 сол як шабонарӯз ҳатоӣ дорад. Ҳол он ки тақвими григорианиӣ, ки дар ҷаҳони имрӯз мутадовил аст, дар 3333 сол як шабонарӯз ҳатоӣ дорад. Тақвими тартибдодаи онҳо нисбат ба солшумории имрӯзай мо 7 сония дақиқтар аст.

Абурайҳони Берунӣ ба таълифи китоби «Таҳдиду ниҳоёт-ил-амокин-ли-тасҳеҳи масофат-ил-масокин» геодезияро ба илми мустақил табдил дод. Китоби «Қонуни Масъудӣ»-и ў донишномаи (энциклопедия)-и илми ҳайат дар асри XI маҳсуб мешавад.

Яке аз хидматҳои бисёр муҳимми Абуалӣ ибни Сино дар риштаи илми нуҷум соҳтани асбоби расадхонаи бисёр дақиқ аст. Асбоби расадии ў баъдҳо такмил шуда, ба номи Леви Бон Гисос мансуб гаштааст. Абусаҳли Қӯҳӣ расадхонае соҳт, ки дар он асбобҳои расадии соҳтаи ҳудро наасб намуда, бо онҳо ба кори расад пардоҳт. Бадеъи Устурлобӣ дар соҳтани асбобҳои нуҷумию расадӣ аз қонунҳои ҳандасӣ истифода менамуд. Яке аз устурлобҳои соҳтаи ў дар осорхонаи Дошишгоҳи Йели Коннектикути ИМА нигаҳдорӣ мешавад.

2. Муҳимтарин дастовардҳои донишмандони тоҷик дар риштаи риёзиётро метавон ҷунин ҳулоса кард: Кушёри Гелонӣ бори аввал дар ҷаҳон силсилаи ҳисоби шастиро пурра маълум намуда, усулҳои маҳсуси аз таҳти решои квадратӣ ва кубӣ баровардани ададҳоро қашф намуд.

Абунасири Ирокӣ ҷандсад сол пеш аз Франсуа Вапиди аврупой (1540-1603) нахустин бор ба мағҳуми мусалласи кутбӣ ишора карда, аз он дар соҳти мусаллас бо зовияҳои маълум баҳра бурдааст.

Абулҳасани Насавӣ усули содатарини аз решоҳои квадратӣ ва кубӣ баровардани ададро пешниҳод карда, ки риёзидонони аврупой П. Руффини дар соли 1804 ва У. Гарнер дар соли 1819 онро такмил додаанд.

Абурайҳони Берунӣ дар улуми риёзиёт нахустин китоби мустақили тригонометрияи қуравиро дар ҷаҳон бо номи

«Мақолиду илм-ил-хайат» («Калиди дониши ҳайат») таълиф намуд.

Умари Хайём дар осори риёзиаш ба таҳқики геометрии муодилаҳои алгебравӣ пардоҳт ва аз 14 навъи муодилаҳои дараҷаи сеом 12-тои онҳоро қашф кардааст. Вай дар таърихи илми математика бори аввал дар ҷаҳон пешниҳод кард, ки муодилаҳои дараҷаи сеом тавассути радикалҳои квадратӣ, яъне ба воситаи паргор ва ҷадвал умуман ҳал намешаванд.

3. Донишмандони тоҷик дар рушду такомули илмҳои физика ва химия низ саҳми болиг гузоштаанд. Ҷунончи, Ибни Ҳайсам дар таърихи илми ҷаҳонӣ ба ҳайси яке аз поягузорони илми оптика шинохта шудааст.

Абурайҳони Беруниро дар радифи Закариёи Розӣ метавон яке аз поягузорони физикии амалии асримиёнагӣ донист. Вай дар самти муайян намудани вазни ҳоси ҷисмҳо ба дастовардҳои ҷашмгир ноил гашта, натиҷаҳои бадастовардаи ўз натиҷаҳои имрӯза, ки бо дастгоҳҳои дакиктар ва техникаҳои ҷадид ба даст омадааст, тағовути ҳеле кам дорад. Бояд гуфт, ки Абурайҳони Берунӣ нахустин шуда дар таърихи илми ҷаҳонӣ амалияи тарзи озмоиши таҷрибаҳои амалиро ба миён гузошт ва тавонист, ки ба воситаи асбоби ихтироънамудаи ҳуд филизоту гавҳарҳоро то дараҷае тасниф кунад, ки аз нишондодҳои илмии замони ҳозира кам фарқ мекунанд.

Абуалӣ ибни Сино ба ҳайси яке аз асосгузорони мағҳумҳои «импулс» ва «кинертсия» дар илми физика шинохта шуда, вай ҳамчунин дар категорияи вакт якҷоя будани модда ва ҳаракати онро бори аввал дар ҷаҳон ба миён гузоштааст. Яъне ҷудоии ҳаракатро аз замону макон рад кардааст.

Абулқосим Муҳаммади Ҳоразмӣ дар «Китобу ан-ис-санъат ва ан-ус-синоат» ном асараш бори аввал дар таърихи илми химия ба вазни модда дар таҷрибаи химиявӣ дикқати ҷиддӣ ва маҳсус додааст.

4. Илми тибби тоҷикон, ки аз китоби энциклопедии «Авесто» сарҷашма мегирад, дар асрҳои XI-XII ба авҷи аълои ҳуд расида буд. Аз миёни ҷаҳор нафар донишмандони бузурги тибби асримиёнагии ҷаҳон: Муҳаммад Закариёи Розӣ, Алӣ ибни Аббоси Мачусӣ, Абуалӣ ибни Сино ва Исмоили Ҷузҷонӣ, ки ҳамаи онҳо тоҷик буданд, ду нафарашон, яъне Абуалӣ ибни Сино ва Исмоили

Чузчонй дар давраи мавриди назари мо асар офарида, шуҳрати ҷаҳонӣ касб намудаанд.

Абуалӣ ибни Сино дар ихтирои бисёре аз пахлӯҳои гуногуни илми пизишкӣ аввалин ва ё яке аз аввалинҳо дар ҷаҳон буд. Вай аз нахустин пизишконе аст, ки соҳти дурусти ҷашмро муайян кардааст. Аломатҳои бемории қанд (диабет)-ро ба таври возех баён намуда, менингитро ҳамчун бемории маҳсус - варами пардаи мағзи сар муайян кардааст. Абуалӣ ибни Сино нахустин пизишк дар ҷаҳон аст, ки ҷарроҳии бемории саратон (рак)-ро анҷом дода, тарзи онро тасвир намудааст. Вай дар ҷаҳон аввалин донишманде аст, ки доир ба муолиҷаи дил бо номи «Ал-адвият-ул-қалбия» китоб навиштааст.

Исмоили Чузчонй дар ҳудуди беш аз 1000 сол пеш дар мавриди пизишкӣ андешаҳои пеш рондааст, ки ҳанӯз ҳам қобили қабуланд. Аз ҷумла вай аввалин шуда дар илми тибби ҷаҳон собит намуд, ки бузург шудани ғадудҳои соҳти зери пӯсти бадан гоҳҳо ба тапшиши шиддатноки дил саҳт вобастааст, ки дар илми имрӯза бо номи тиротоксикоз маълум аст.

5. Дар тули асрҳои XI-XII дар марказҳои мухимми илмию фарҳангии Эронзамин, азҷумла таҳтгоҳҳои подшоҳону ҳокимон осори мухимми таъриҳӣ таълиф гашта, ки хушбахтона, теъоди зиёде аз онҳо то ба рӯзгори мо расидаанд. Ин осори гаронмояро тибқи мазмуну муҳтавояшон метавон чунин дастабандӣ кард: таърихи умумӣ ва ё таърихи ҷаҳон, таърихи минтақаҳо ва шаҳрҳо; таърихи хонаводаҳо ва ё як хонадони ҳукуматгар; таърихи динҳо, мазҳабҳо ва фирқаҳо; таърихи бузургони шуғлҳои гуногун; сафарномаҳо ва гайра.

Дар миёни ин асарҳо «Таҷориб-ул-умам»-и Ибни Мисқавайҳи Розӣ, «Ғурап-ус-сияр»-и Абумансури Саолибии Нишопурӣ, «Таърихи Яминӣ»-и Абунасри Утбӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абурайҳони Берунӣ, «Зайн-ул-аҳбор»-и Абусаиди Гардезӣ, «Китоб-ул-Ҳинд»-и Абурайҳони Берунӣ, «Форснома»-и Ибни Балҳӣ, «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ ва ҷанд тани дигар ҷойгоҳ ва шуҳрату эътибори хосро соҳибанд. Аз ҷумла, дар «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ, ки ба забони порсии тоҷикӣ таълиф шудааст, бори аввал дар таъриҳнигории давраи исломии ҳалқи тоҷик вожаи тоҷик дар шакли «тозик» истифода шуда, муаллифи ин китоби арзишманд ҳудро бо ифтиҳор тоҷик гуфтааст.

6. Дар давраи мавриди назари мо дар риштаи улуми фалсафа мактабҳо, равияҳо, ҷараёнҳо ва ҷаҳонбаниҳои гуногун аз қабили фалсафаи машшоъ, фалсафаи қалом, мӯтазила, ашъария, фалсафаи тасаввуф, фалсафаи ишроқ, фалсафаи исмоилия ва ғайра вучуд доштанд, ки мутафаккирони он замон пайрави ин ҷараёнҳои муҳталиф буданд. Фалсафаи асрҳои XI-XII-ро наметавон бидуни ном ва осори мондагори Абуалӣ ибни Сино, Муҳаммади Ғаззолӣ, Умарӣ Ҳайём, Ибни Мисқавайҳ, Фаҳруддини Розӣ, Айнулқӯзоти Ҳамадонӣ, Шаҳобуддини Суҳравардӣ, Носири Ҳусрави Кубодиёнӣ, Муҳаммади Шаҳристонӣ ва ҷанд тани дигар тасаввур кард, ки таълимоти ҳар қадоми онҳо як ҷаҳоне буданд ба ҳуд хос.

7. Мардуми ориёинажод, азчумла тоҷикон дар густариши илмҳои исломӣ (фикҳ, тафсир, ҳадис, қалом) аз оғози паҳн гардидани ислом ва дар давраи мавриди назари мо низ бехтарин ва бузургтарин хидматро қардаанд, ки чунин хидматро ҳатто арабҳо накардаанд. Ба қавли муаллифи китоби «Саҳми арзишманди Эрон дар фарҳанги ҷаҳон», онҳо буданд, ки ҳатто дар илми ҳадис ва тафсири Қуръони мачид беш аз арабҳо заҳмат қашиданд ва тамаддуни исломиро азamat ва ҷалол баҳшидаанд. Бештари донандагони ҳадис эронитабор буданд ва ё аз лиҳози забон ва маҳди тарбият эронитабор ба шумор мерафтанд ва ҳамчунин, тамоми олимони қалом ва муфассирони Қуръон низ эронитабор буданд ва ба ҷуз эронитаборон ба ҳифз ва тадвини илм қиём накард ва аз ин рӯ, мисдоқи гуфтори Паёмбар (с) падид омад, ки фармуд: «Агар дониш бар гардани осмон даровезад, қавме аз мардуми порс бад-он ноил меоянд ва онро ба даст меоваранд». Дар тули асрҳои XI-XII низ донишмандони тоҷик дар риштаҳои гуногуни илмҳои исломӣ осори гаронбаҳое оғарида, дар рушдӯ тавсееи улуми исломӣ ва ҳуди дини ислом саҳми бузург гузоштаанд, ки ин саҳмгузорию нақшгузорӣ аз ҷанд тарик сурат гирифтааст. 1. Таҳияи тафсирҳои гуногуни Қуръони шариф. 2. Таълифи осори мондагори илмӣ доир ба илмҳои исломӣ. 3. Тадриси илмҳои исломӣ дар мадрасаҳои то «Низомия»-ҳо ва дар ҳуди «Низомия»-ҳо. 4. Ба дини ислом даъват намудани қавму қабилаҳои туркзабону муғулнажод ва исломро пазируфтани онҳо тавассути тоҷикон, ки ин баҳс ҳеч ҷои шакку шубҳа надорад, ҷунки беш аз ҳазор сол ин ҷониб онҳо намозро ба забони тоҷикий мегузоранд.

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

1. Натиҷаҳои илмии мавзуи таҳқиқро чун кумакмавод метавон барои навиштани таърихи илму фарҳангӣ асрҳои XI-XII-и таърихи халқи тоҷик истифодаи намуд.

2. Дар асоси маводи ин диссертатсия метавон дар факултетҳои гуногуни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таърихи илмҳои гуногуни халқи тоҷик дар асрҳои XI-XII омӯзиши курсҳои маҳсус чорӣ намуд.

3. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва маводи диссертатсияро метавон зимни таълифи асарҳои маҷмӯй роҷеъ ба таърихи фарҳангӣ халқи тоҷик, инчунин, зимни хондани курсҳои лексионӣ ва курсҳои маҳсус аз фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Таърихи илму фарҳангӣ халқи тоҷик» васеъ истифодаи намуд.

4. Осори мутааддид ва гаронбаҳои донишмандони давраи мавриди назари мо имкон медиҳад, ки рушди соҳаҳои гуногуни илм дар алоҳидагӣ мавриди таҳқиқот қарор гирад.

5. Доир ба саҳми донишмандони тоҷик дар ташаккулутакомули илм ва таъсири осори онҳо дар густариши илми Мағрибзамин ташкил намудани курси маҳсус барои донишҷӯёни риштаҳои гуногуни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фоида холӣ нест.

6. Осори чопнашудаи дар риштаҳои гуногун таълифнамудаи донишмандони асрҳои XI-XII-и тоҷикро аз забони арабӣ тарҷума ва аз хатти форсӣ ба хатти имрӯзai тоҷикӣ бояд баргардон намуд, ки ин амал дар кори худшиносӣ ва афзудани ифтихори миллии тоҷикон, баҳусус ҷавонон кумаки ҷиддӣ ҳоҳад расонид

ИНТИШОРИ НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ Мақолаҳое, ки дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.

[1-М] Раҳимзода, Қ.Н. Инъикоси таърихи ҷаҳон дар осори муарриҳони асрҳои XI-XII тоҷик / Қ.Н. Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – № 7 – С. 130-133.

[2-М] Раҳимзода, Қ.Н. Осори илмии Умарӣ Хайём / Қ.Н. Раҳимзода. Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2020. – №5(88). – С. 274-279.

[3-М] Раҳимзода, Қ.Н. Саҳми донишмандони тоҷик дар рушди астрономияи асрҳои XI-XII / Қ.Н Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – № 5. – С. 60-69.

[4-М] Раҳимзода, Қ.Н. Давраи таҳаввулот дар таърихи фалсафаи тоҷик / Қ.Н. Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2021. – №3 (92). – С. 263-268.

[5-М] Расулиён, Қ.Р., Раҳимзода, Қ.Н. Густариши доираи забон ва адабӣ форс-тоҷик дар асрҳои XI-XII / Қ.Р. Расулиён., Қ.Н Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. – № 5. – С. 44-54.

[6-М] Раҳимзода, Қ.Н., Расулиён, Қ.Р., Шамсудинов, Ф.М. Нақши Үмари Ҳайём дар рушди илми математика ва астрономия / Қ.Н. Раҳимзода., Қ.Р. Расулиён., Ф.М. Шамсудинов // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи носири Ҳусрав. – Боҳтар, 2022. №2/4 (105). – С. 112-116.

Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:

[7-М] Самадов, С., Раҳимзода, Қ.Н. Рушди тиҷорат ва косибӣ дар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ дар асрҳои миёна / С. Самадов, Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хукуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – №1. – С. 186-192.

[8-М] Раҳимзода, Қ.Н. Аз ҳаёт ва фаъолияти илмию адабии олимон ва мутафакирони тоҷик дар асрҳои XI-XIII / Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хукуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – № 2. – С. 139-143.

[9-М] Раҳимзода, Қ.Н., Муродов, А. Ташаккули тибби тоҷик дар асрҳои миёна ва нақши барҷастаи Абуалӣ ибни Сино дар он / Қ.Н. Раҳимзода, А. Муродов // Сиёсат, давлат ва хукуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. № 3 – С. 146-152.

[10-М] Расулиён, Қ., Раҳимзода, Қ.Н. Ибни Надим ва «Феҳрист»-и ў / Қ. Расулиён, Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хукуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – № 3. –С. 164-171.

[11-М] Раҳимзода, Қ.Н. Вазъи таърихнигории тоҷикон аз суқути Сомониёт то ҳамлаи мугул / Қ.Н. Раҳимзода // Мақолоти таърихӣ (Маводи конференсияи чумхурияӣ). – Душанбе: Шоҳин, 2022. – С. 120-135.

[12-М] Раҳимзода, Қ.Н. Саҳми донишмандони тоҷик дар пешрафти илми тибби асрҳои XI-XII / Қ.Н. Раҳимзода // Конференсияи ҷумхуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Масоили мубрами улуми фалсафӣ дар Тоҷикистони муосир» . – Душанбе, 2022. – С. 192-200.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН**

ДАНГАРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК 001:62 (091) (575.3)

РАХИМЗОДА КУРБОНАЛИ НАЗАР

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В XI-XII ВВ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.10 – История науки и
техники (исторические науки)

Бохтар-2023

Диссертация выполнена на кафедре общей истории
Дангаринского государственного университета

- Научный руководитель:** **Расулиён Каххори Расул** - доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа Таджикского национального университета
- Научный консультант:** **Шамсудинов Файзулло Мамадуллоевич** - доктор физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава
- Официальные оппоненты:** **Курбонов Бахром Рахмонович** - доктор исторических наук, профессор, проректор по науке и инновации Исламского института Таджикистана имени Имама Аъзама Абу Ханифа
Рахимова Шахноза Каримовна - кандидат исторических наук, начальник управления науки и инновации Горно-металлургический институт Таджикистана
- Ведущая организация:** Кулябский государственный университет имени А. Рудаки

Защита состоится «15» сентября 2023 г. в 10.00 на заседании диссертационного совета 6D.BAK-061 по защите кандидатских и докторских диссертаций при ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава» (735140, г. Бохтар, ул. С.Айни, 67).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава» www.btsu.tj

Автореферат разослан _____ 2023 г.

Ученый секретарь диссертационного
совета, кандидат химических наук, доцент

Болтаев М.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Знакомство с греческими, римскими, армянскими, китайскими, тибетскими, персидско-таджикскими, арабскими и другими источниками показывает, что предки таджикского народа, наряду с некоторыми другими цивилизованными народами, сыграли значительную роль в становлении и развитии мировой науки и культуры. Они с древних времен не только были знакомы с различными науками, но и являлись основоположниками различных наук. Ибн Надим пишет в своей книге «Аль-Фихрист», что до вторжения Александра Македонского в Иран математические науки, искусство писания чисел, сельское хозяйство, добыча и потребление металлов, астрономия и проявление религиозных и философских идей были обычным явлением.

Предки таджиков, наряду с другими цивилизованными народами, были изобретателями и имели несколько видов алфавита и письменности. Одна из самых передовых областей науки является астрономия. Создание одной из старейших обсерваторий в Сиистане свидетельствует о развитии астрономии, географии и математики в период Ахеменидов. Наши предки также были одними из основоположников математики, медицины, инженерии и других наук.

Именно этот огромный научный опыт арийского народа, особенно таджиков, способствовало тому, что по праву мы были признаны в мире основоположниками исламской или арабской цивилизации и культуры. Именно благодаря нашим предкам были достигнуты значительные успехи в науке и культуре IX-X веков.

Следует отметить, что в XI и XII веках благодаря усилиям таджикских ученых и их трудам процветали различные отрасли науки. Таким образом, актуальность данной темы исследования отражается в следующих моментах:

1. Развитие точных наук, особенно астрономии и математики, достигло своего пика благодаря трудам Кушера Гелони, Абу Райхана Беруни, Омара Хайяма, Ахмада Кисрави, Шарофуддина Мухаммеда из Бухары и других.

2. Продолжение развития медицинской науки до такой степени, что четыре величайших врача средневекового мира, каждый из которых были таджиками, Абу Али ибн Сино и Исмаил Джузджани жили и работали в исследуемый нами период.

3. Развитие философских наук такими великими учеными, как Абу Али ибн Сино, Мухаммад Газзали, Носири Хусрав, Ибн

Мискавайх, Айнулкуззот Хамадани, Шихабуддин Сухраварди, Фахруддин Рази и др.

4. Развитие историографии при дворе правителей XI-XII вв., потому что все правители хотели показать свое превосходство и величие своего рода.

5. Распространение таджикского (персидского) языка за пределами своего места происхождения – Великого Хорасана, т.е. распространение таджикского языка в Малой Азии и Индии, а также его преобразование в международный язык.

6. Развитие и распространение таджикской (персидской) литературы.

7. Определение использования термина «таджик» в его первоначальной форме «тазик» в противопоставлении слову «турк».

8. Возникновение крупных научных и литературных кругов в столицах действующих государств в XI-XII вв.

9. Именно в XI и XII веках величайшие медицинские и философские труды таджикских ученых, особенно Мухаммада Закария Рazi и Абу Али ибн Сино начали появляться в Европе. Сначала они были переведены на латынь, затем на другие основные европейские языки и получили всемирную известность.

10. Слава ученых исследуемого нами времени достигла такого уровня, что известный американский ученый Джордж Сортон назвал XI век - веком Абу Райхана аль-Беруни и Омара Хаяяма.

Среди отрицательных факторов, характерных для исследуемого нами периода можно упомянуть следующее:

1. Засорение таджикского (персидского) языка тюркскими словами и фразами по причине того, что большинство правящих династий в то время были тюркоязычными и монголоязычными.

2. Введение арабских слов и фраз в таджикский (персидский) язык, потому что в учебных заведениях, в том числе и во всех «Низамия» (средневековые университеты мусульманского Востока) преподавали только арабский язык и обучение велось на арабском.

Степень научной изученности темы. В изучении различных аспектов нашей темы внесли значительный вклад исследователи и ученые из Таджикистана, Ирана, Европы, России и др. стран. Мы классифицировали их труды на несколько групп. В первую группу можно внести труды таджикских исследователей и ученых, таких как:

Садриддин Айни¹, Бободжон Гафуров², Мусо Диноршоев³, Нурмухаммад Амиршохи⁴, Нумон Нематов⁵, Абдусаттор Мухторов⁶, Махмадшо Илолов, Абдулхай Комили⁷, Сайфулло Муллоджонов⁸, Сайфиддин Давлатзода⁹, Аюб Усмонзода¹⁰, Ислом Гуломов¹¹, Иброхим Умарзода¹², Абдурасул Сатторов¹³, Сайфиддин Назарзода¹⁴, Мухаммад Шодиён¹⁵, Бахром Курбонов¹, Мухаммадали Нурали,

¹ Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе, 2005. – 83 с.

² Гафуров, Б. Тоҷикон. Таъриҳи қадимтарин, қадим ва аси миёна ва давраи нав [Матн] / Б. Гафуров. – Душанбе, 2020. – 976 с.

³ Диноршоев, М. Ибн Сина и его роль в развитии мировой цивилизации [Текст] / М. Диноршоев. – Душанбе, 1980; Ҳамон муаллиф. Матолиби фалсафаи Ибни Сино [Матн] / М. Диноршоев. – Душанбе, 2011. – 407 с.

⁴ Амиршоҳӣ, Н. Маълумотномаи муҳтасари муарриҳони исломии тоҷик (эронӣ) то замони Мирҳонд [Матн] / Н. Амиршоҳӣ // Мирҳонд. Равзатуссафо фӣ сирати-л-анбиё ва-л-мулӯки ва-л-хулафо. – Душанбе: ЭР-граф, 2004. – С.100-189; Ҳамон муаллиф. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 480 с; Ҳамон муаллиф. Таърихи ҳалқи тоҷик [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе, 2008. – 815 с. (ҳаммуаллиф)

⁵ Нематов, Н. Давлати Сомониён [Матн] / Н. Нематов . – Душанбе, 1989. – 304 с.

⁶ Мухторов, А. Сомониён: замон ва макон [Матн] / А. Мухторов. – Душанбе, 1999. – 288 с.

⁷ Илолов, М., Комилӣ, А. Илм дар замони Рӯдакӣ [Матн] / М. Илолов., А. Комилӣ. – Душанбе, 2008. – 86 с.

⁸ Муллоҷонов, С. “Таърихи Масъудӣ”-и Абулғазли Байҳакӣ (муруре перомуни соҳтори идориу русумоти дарбори Фазнавиён”) [Матн] / С. Муллоҷонов. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 240 с.

⁹ Давлатзода, С.Х. Ақидаҳои Абуалии Сино дар бораи таълимoti беҳдошti иҷtimoӣ ва эпидемиologӣ [Матн] / С.Х. Давлатзода // Аз таърихи илмҳои riёzӣ, табииётшиносӣ ва техникиӣ. – Душанбе, 2020. – С.9-14.

¹⁰ Усмонзода, А. Саҳми Абурайҳони Берунӣ дар инкишофи илму техника дар асрҳои миёна [Матн] / А. Усмонзода // “Номаи донишгоҳ”-и ДДХ ба номи академик Б.Гафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷамеашиносӣ. – 2022. – №3 (72). – С.55-62.

¹¹ Ғуломов, И. Таъриҳ ва методологияи математика [Матн] / И. Ғуломов. – Душанбе: Маориф, 1999. – 465 с.

¹² Умарзода, И. Айнулқуззот [Матн] / И. Умарзода. – Душанбе, 1990. – 112 с.

¹³ Сатторов, А.Э. Педагогические идеи ученых-естественноиспытателей Среднего и Ближнего Востока IX-XVII вв [Текст] / А.Э. Сатторов. – Душанбе: Дониш, 2009. – 173 с.

¹⁴ Назарзода С. “Аҷоиб-ул-маҳлӯқот” ва вожасозии таърихии форсӣ-тоҷикиӣ. Душанбе, 1999. – 210 с.

¹⁵ Шодиев, М.С. Нравственное воспитание в процессе изучения история математики в контексте идей средневековых персидско-таджикских ученых [Текст] / М.С. Шодиев. – М.: МБА, 2014. – 140 с.

Файзали Комилов², Доро Наджот³, Каххори Расулиён⁴, коллективный труд «История таджикского народа»⁵ и сочинения ряда других авторов.

В частности, С. Айни посвятил свою книгу истории Абу Али ибн Сино.

Н. Амиршохи в своем труде «Маълумотномаи муҳтасари муаррихони исломии тоҷик (эронӣ) то замони Мирхонд» (Краткий справочник таджикских (иранских) исламских историков до эпохи Мирхонда) дает краткую энциклопедическую информацию о биографиях и трудах более 40 историков XI-XII веков. В другой своей книге «Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим» (На путях упадка и возрождения древнего народа) этот же автор дает краткие энциклопедические сведения о жизни и деятельности мусульманских ученых XI-XII вв. в областях философии, медицины, астрономии, математики, физики, химии, истории, литературы и музыки, которые являются очень ценными. Н. Амиршохи как один из авторов учебника «История таджикского народа» для студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан изучал научную жизнь таджикского народа XI-XII вв.

В книге «Государство Саманидов» Н. Нематов относит Абу Али ибн Сино и Абу Райхана Беруни к периоду Саманидов и приводит 12 страниц информации об их жизни и деятельности.

В своей книге «Сомониён: замон ва макон» (Саманиды: время и место) А. Мухторов дает сведения о жизни и творчестве Абу Али ибн Сино, Абу Райхана Беруни и Абусаида Сиджи в объеме трёх страниц.

В книге М. Илолов и А. Комили «Илм дар замони Рӯдакӣ» (Наука при жизни Рудаки) исследуются биография и труды ученых XI-XII веков, таких как: Абу Али ибн Сино, Абулхасан Насави, Абураихон Беруни, Абу Сахл Кухи, Ахмад Сиджи, Кушёри Гелани.

Книга С. Муллоджонов «Таърихи Масъудӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ» («История Масуди» Абульфазла Байхак) подробно исследуется жизнь и творчество Абульфазла Байхаки, содержание

¹ Курбонов, Б. Аз таърихи инкишофи илми кимиё дар мамлакатҳои Шарқи Наздик ва Осиёи Миёна (асрҳои IX-XI) [Матн] / Б. Қурбонов. – Душанбе, 2012. – 235 с.

² Нурадӣ, М., Комилов, Ф. Фарҳанги муҳтасари ҷаҳонбинӣ [Матн] / М. Нурадӣ, Ф. Комилов. – Душанбе, 2002. – 366 с.

³ Начот, Д. Шайх Абулқосими Гургонӣ [Матн] / Д. Начот. – Душанбе, 1999. – 110 с.

⁴ Расулиён, Қ. Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон (эрониён) [Матн] / Қ. Расулиён. – Душанбе, 2005. – 83 с.

⁵ История таджикского народа [Текст]. – Душанбе, 2013. – Т.III. – 580 с.

книги «История Масуди», также внутренняя политика, государственная структура, политическая география, внешняя политика, судебная система, придворные традиции и армия государства Газневидов и другие аспекты жизни таджикского народа в период их правления, которые отражены в «Истории Масуди» и других исторических источниках и имеют очень большое значение. Этот же автор, подготовил книгу Ходжа Абульфазла Мухаммада ибн Хусейна Байхаки «История Байхаки» и в своем подробном предисловии к данной книге исследовал биографию Байхаки, содержание и историю его ценного исторического труда.

Книга И. Умарзода «Айнулкузот» посвящена биографии, мировоззрению и творчеству великого философа таджикского народа Айнулкузота Хамадони.

В труде С. Назарзода «Ачоиб-ул-махлукот» (Удивительные созворения) и историческая лексикография персидско-таджикского языка изучается язык и метод словообразования таджикского ученого Ахмада Туси.

В книге Б. Курбонов «Аз таърихи инкишофи илми кимиё дар мамлакатҳои Шарқи Наздик ва Осиёи Миёна» (Из истории развития химической науки на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) в трех страницах даются сведения об Абу Али ибн Сино и Абу Райхане аль-Беруни.

В книге М. Нурали и Ф. Камилов «Фарҳанги муҳтасари чаҳонбинӣ» (Краткий словарь мировоззрения) отражены биографии и произведения Абу Али ибн Сино, Ибн Мискавейха, Мухаммада Газзали, Фахруддина Рози, Мухаммада Шахристани, Абусаида Фазлуллаха, Абдуллаха Ансари, Айнулкузата Хамадани, Ахмада Газали, Саная Газневи, Абдулькадира Гилани, Шахобуддина Сухраварди, Аттара Нишапури.

Доро Наджот посвятил свое исследование жизни одного из самых известных представителей тасаввуфа XI века шейха Абул Касима Гургони.

К. Расулиён в своем труде «Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон (эрониён) (Две тысячи лет таджикской (иранской) историографии)» также изучает жизнь и творчество историков XI-XII вв.

В труде «История таджикского народа» рассматривается научная деятельность Омара Хайяма, Мухаммада Газзали, Мухаммада Шахристани, Фахруддина Рози, Абусаиди Абулхаира, Носири

Хусрава, Низамулмулька Туси и ряда ученых различных отраслей науки XI-XII веков.

Во вторую группу внесены труды иранских исследователей и ученых таких как, Мұхаммад Найирнур¹, Монук Монукиян², Нурулло Кисай³, Хасан Садик Самарджани⁴, Махмуд Наджмабади⁵, Хусейн Султонзода⁶, Фазлуллах Реза⁷, Юнус Карамати⁸, Абулькасим Курбони⁹, Забехуллах Сафо,¹⁰ Аббос Кадяни¹¹, Алиакбар Вилаяти¹², Сайд Садики Саджадӣ¹³, Садики Аинаванд¹⁴, Парвиз Азқаи¹⁵ и др.

Например, в книге М. Найирнур «Саҳми арзишманди Эрон дар фарҳанги ҷаҳон» (Ценный вклад Ирана в мировую культуру) отражается вклад иранских ученых в развитии медицины, астрономии, математики, физики, химии, философии, истории и т.д. с указанием конкретных цифр и статистики.

М. Монукиян посвятил свой труд «Дониши қайҳон ва замин дар Эронвич» (Знания о космосе и земле в Иранвидже) вопросам геологии (землетрясения, полезные ископаемые, физическая характеристика земли) в трудах Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, Бахманьяр ибн Марзбана, Носира Хусрава, Абу Тахира Шерози, Абу Бакр Караджи, Мухаммада Туси, Абусаида Сиджи, Омара Хайяма, Абу Хотама Исфизари, Шахобуддина Сухраварди, Мухаммада Тифлиси.

Н. Кисай в своей книге «Мадориси низомия ва таъсироти илмӣ ва иҷтимоии он» (Медресе низамия и их научное и социальное влияние) собрал много материала о жизни и научной и

-
- 1انایرنوری، م. سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهانی [متن] / م. نایرنوری - تهران، ۱۳۷۷. - جلد ۲. - ۱۰۳۱ ص.
- 2مانوکیان، م. دانش کیهان و زمین در ایران و پیچ [متن] / م. مانوکیان. - تهران، ۱۳۷۶. - ۵۵۱ ص.
- 3کیسای، ن. مدارس نظامی و اقمار علمی و اجتماعی آن [متن] / ن. کیسایی - تهران، ۱۳۷۴. - ۳۴۷ ص.
- 4صادق سمرجانی، ح. بهترین تاجیکان [متن] / ح. سادق سمرجانی. - تهران، ۱۳۸۳. - ۲۴۱ ص.
- 5نجم آبادی، م. تاریخ طب در ایران پس از اسلام [متن] / م. نجم آبادی - تهران، ۱۳۷۰. - ۱۰۲۴ ص.
- 6سلطان زاده، ح. تاریخ مدارس ایران از دوران باستان تا تأسیس مدارس اسلامی [متن] / ح. سلطان زاده - تهران، ۱۳۶۴. - ۵۱۳ ص.
- 7رضاء، ف. نگاهی به عمر خیام [متن] / ف. رضاء. - تهران، ۱۳۷۹. - ۱۳۵ ص.
- 8کرامتی، یو. کارنامه ایرانیان (بر زمینه ابداعات در ریاضیات، نجوم و گاهشماری) [متن] / یو. کرامتی. - تهران، ۱۳۸۰. - ۲۰۲ ص.
- 9قریبانی، ع. زندگنامه ریاضیدانان دوره اسلامی از قرن سوم تا پایاندهم هجری قمری [متن] / ع. قربانی. - تهران، ۱۳۶۵. - ۵۶۳ ص.
- 10صفا ذ. دورنمای از فرهنگ ایران و اثار جهانی آن [متن] / ذ. صفا. - تهران، ۱۳۷۹. - ۲۷۷ ص.
- 11اقبیانی، ع. تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان [متن] / الف. قبیانی. - تهران، ۱۳۸۶. - ۳۲۸ ص.
- 12ولایتی، ع. پویا فرهنگ و تمدن اسلام و ایران [متن] / ع. ولایتی. - تهران، ۱۳۸۷. - ۲-۱. - ۱۴۷۳ ص.
- 13سجادی، س. تاریخ نگاری در اسلام [متن] / س. سجادی. - تهران، ۱۳۷۵. - ۱۶۰ ص.
- 14آینه وند، س. علم تاریخ در گسترش تمدن اسلامی [متن] / س. آینه وند. - تهران، ۱۳۷۷. - جلد ۱. - ۶۹۷ ص.
- 15ازکوی، پ. تاریخنگاران ایران [متن] / پ. ازکوی. - تهران، ۱۳۷۳. - ۵۷۹ ص.

образовательной деятельности исламских ученых различных отраслей науки и литературы, которые преподавали в медресе Нишапура, Багдада, Исфахана, Балха, Мерва, Герата.

В книге Х. Самарджони «Беҳтарини тоҷикон» (Лучшие из таджиков), посвященной жизни и деятельности одного из великих политических и культурных деятелей XII века Ходжи Низомулмулька Туси, в главе о деятельности медресе низамия даются сведения о жизни и деятельности некоторых преподавателей данных медресе в разных городах.

М. Наджмабади в своем труде «Таърихи тиб дар Эрон пас аз ислом» (История медицины в Иране после ислама) исследует и рассматривает жизнь и деятельность некоторых известных врачей XI-XII веков.

Х. Султонзода в своей книге «Таърихи мадориси Эрон аз аҳди бостон то таъсиси Дорулфунун» (История иранских школ с древних времен до основания Дар-уль-Фунун»-а) дает сведения о медресе XI-XII веков в городах Амуль, Исфахан, Бухара, Буст, Хатлон, Рей, Сабзавар, Таберан, Газни, Гургандж, Мерв, Нишапур, Азербайджан, Амуль Табаристана, Джурджан, Хорезм, Сарахс, Самарканد, Тус, Шираз, Кум, Кашан, Марага, Вармин, Хамадан и некоторых из их преподавателей.

Ф. Реза в своей книге «Нигоҳе ба Умари Хайём» (Взгляд на Омара Хайяма) изучает научные и литературные произведения этого ученого-энциклопедиста, получившего мировую известность.

В труде Ю. Каромати «Корномаи эрониён дар замини навовариҳои риёзиёт, нучум ва гоҳшуморӣ» (Достижения иранцев на основе нововведений в математике, астрономии и летоисчислении) отражаются открытия Абу Сахла Кухи, Абулджавда, Абу Насра аль-Ираки, Сиджи, Караджи, Ибн Сино, Беруни, Насави, Хазини, Шарафуддин Масуди и многих других представителей данных отраслей науки.

В книге А. Курбони «Зиндагиномаи риёзидонони давраи исломӣ аз садаи севум то садаи ёздаҳуми хичрӣ» (Биографии математиков исламского периода с III по XI веков хиджры кратко представлены сведения о биографии и трудах таджикских математиков за девять упомянутых веков.

В третью группу внесены труды западных и российских исследователей, таких как Е.С. Кеннеди¹, А. Мец², З. Хунка³, Ч. Сортан⁴, Х. Калемана⁵, В.Л. Робиновича⁶, Г.П. Матвиевской, Б.А.Розенфельд⁷, А.Н. Григорян, М.М. Рожанской⁸, Г.П. Матвиевская⁹ Т. Кристиана¹⁰ и др.

В частности, Кеннеди в своем труде «Исследование зиджей исламского периода» изучает зиджи XI и XII веков.

В книге З. Хунки «Исламская культура в Европе» анализируется влияние научных работ таджикских ученых, в том числе Абу Али ибн Сино, на развитие науки на Западе.

Дж. Сортан назвал первый том своей книги «Введение в историю науки» «От Гомера до Хайяма», называя семь веков науки в честь ученых исламского периода, шесть из которых имеют иранское происхождение. В частности, он назвал первую половину XI века «веком Беруни», а вторую половину XI века - «веком Хайяма».

Связь работы с научными программами (проектами) и темами. Диссертационное исследование выполняется в рамках реализации перспективного плана кафедры всеобщей истории Дангаринского государственного университета на 2018-2022 годы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования. Основной целью настоящей диссертации является научный и комплексный анализ различных отраслей таджикской науки в XI-XII вв.

¹کندی، پژوهش در زیج های دوره اسلامی [من] / کندی؛ ترجمه محمد باقری. – تهران، ۱۳۷۴. – ۲۳۴ ص.
²متس، آ. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری [من] / ع. متس؛ ترجمه علیرضا زکاوی قراگلو. – تهران، ۱۳۷۷. – ۶۰۲ ص.

³Хунка, З. Фарҳонги ислом дар Аврупо [Матн] / З. Хунка; баргардони Сайфуллоҳи Муллоҷон. – Душанбе, 2012. – 669 с.

⁴سورتان ج. تاریخ علم [من] / ج. سورتان؛ ترجمه احمد آرام. – تهران، ۱۳۴۶. – ۹۴ ص.

⁵کلمان، ح. ایران و تمدن ایرانی [من] / ح. کلمان؛ ترجمه حسن انوشة. – تهران، ۱۳۷۵. – ۳۰۹ ص.

⁶Робинович, В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры [Текст] / В.Л. Робинович. – М.: Наука, 1979. – 391.

⁷Матвиевская, Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII) [Текст] / Г.П. Матвиевская, Б.А. Розенфельд. – М.: Наука, 1983. – Кн.3. – 372 с.

⁸Григорьян, А.Т., Рожанская, М.М. Механика и астрономия на средневековом Востоке [Текст] / А.Т. Григорьян, М.М. Рожанская. – М.: Наука, 1980. – 200 с.

⁹Матвиевская, Г.П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке [Текст] / Г.П. Матвиевская. – Ташкент, 1967. – 341 с.

¹⁰کریستین، ت. شیخ ابوالحسنی خرقانی [من] / ت. کریستن؛ ترجمه روحیخش. – تهران، ۱۳۷۸. – ۲۷۲ ص.

Задачи исследования.

Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие задачи:

- анализ процесса развития различных наук;
- исследование научных учреждений;
- рассмотрение вклада ученых в развитие точных и естественных наук;
- просвещение роли ученых в развитии общественных наук;
- введение в научный оборот неопубликованных работ ученых исследуемого периода;
- достоверными фактами доказать вклад таджикских ученых в развитие мировой науки;
- выявление влияния работ таджикских ученых на работы западных ученых.

Объектом исследования является определение положения естественных и социальных наук в XI-XII вв.

Предметом диссертационного исследования являются научные труды таджикских ученых XI-XII веков в областях математики, астрономии, физики, химии, медицины, философии, истории, исламской теологии и др.

Этапы исследования. Данное исследование проводилось в три этапа:

Первый этап (2017-2019 гг.). Выбор темы и научного руководителя; сбор и ознакомление с научными источниками и материалами по теме; участие в научных конференциях и публикация статей по теме исследования; подготовка первой главы диссертации.

Второй этап (2019-2021 гг.). Сдача кандидатских экзаменов по философии и иностранным языкам; участие на научных конференциях и публикация статей по теме исследования; подготовка второй главы диссертации.

Третий этап (2021-2022 гг.). Участие на научных конференциях и публикация статей по теме исследования; рассмотрение диссертации на заседании кафедры всеобщей истории и ученого совета факультета государственного управления и защиты права Дангаринского государственного университета; подача научной диссертации на защиту в диссертационный совет; сдача экзамена по специальности.

Хронологические рамки исследования охватывает XI-XII вв. Данная рамка исследования варьируются от падения государства Саманидов до монгольского вторжения в Великий Хорасан. Этот

период охватывает научную жизнь при дворе государств Газневидов, Карабаханидов, Сельджукидов, Гуридов, Хорезмшахов.

Теоретическая основа исследования. В качестве методологической основы исследования использован комплекс методов, среди которых ведущее место занимают такие методы, как научно-исторический, сравнительно-исторический, а также методы социально-исторического анализа. В диссертации автор опирается на концепции и теории многих отечественных и зарубежных ученых, исследования которых напрямую связаны с темой диссертации.

Источниковедческая база исследования. Источники для изучения темы можно разделить на две группы. 1. Труды, написанные учеными XI-XII вв. по различным наукам. К важнейшим работам этой группы и данного периода относятся труды Кушьора Гелони, Абу Рейхана Беруни, Омара Хайяма, Шарофуддина Мухаммада Бухари, Абдулджабора Худжанди, Ахмада Насави, Абу Али ибн Сино, Абу Бакра Караджи, Абусаида Ямами, Абу Мансура аль-Мувффак, Исмаила Джузджани, Ибн Балхи, Абулькасима Фирдоуси, Абульфазла Бейхаки, Носира Хусрава, Низамульмулька, Ибн Мискавейха, Айнулькуззата Хамадани, Шахобуддина Сухраварди и других, которые исследованы и обсуждены в разных главах и разделах диссертации и размещены в списке использованной литературы данного исследования. В связи с этим, воздерживаемся от комментирования работ упомянутых авторов, чтобы соблюдать требования к объему автореферата.

Во вторую группу входят труды средневековых персидско-таджикских и арабских историков и летописцев таких как Захируддин Бейхаки,¹ Сам'ани², Фаридаддина Аттара³, Арузи Самарқанди⁴, Ибн Кифти⁵, Якута Хамави⁶, Ибн Халикан⁷, Ибн Абиусайбия⁸, Мухаммада Джувейни⁹, Мирхонда¹, Мухаммада Авфи²,

¹طهير الدين بيوفي. تاريخ بيوفى [متن] / ط. بيوفى. – تهران، ۱۳۷۷. – ۴۷۳ ص.

²سعانی، ابوسعید عبدالکریم بن محمد. کتاب الانساب [متن] / سمعانی. – بیروت: دور الفکر، ۱۴۱۹ هـ. – ۶۸۰ ص.
³فریدالدین عطار. تذكرة الاولاء [متن] / ف. عطار. – تهران، ۱۳۹۳. – ۸۵۴ ص.

⁴Арўзин Самарқандий. Чахор мақола [Матн] / А. Самарқандий; бо қўшиши Худой Шарифов. – Душанбе, 1986. – 180 с.

⁵ابن قسطنطیل. کتاب الاخبار العلما بی اخبار الحکاما: تاریخ حکما / ابن قسطنطیل. – تهران، ۱۳۴۷. – ۳۲۷ ص.

⁶بیوقت هموی. معجم البلدون [متن] / هموی؛ ترجمه ای علینقی مزنزوی. – تهران، ۱۳۸۰. – جلد ۱. – ۳۷ ص.
⁷ابن خلیکان. وفاتیات العین [متن] / ابن خلیکان. – قم، ۱۳۶۴. – ۳۶۳ ص.

⁸ابن ابی عصیبیه. عيون الانبا فی طبقات الاطباء [متن] / ابن ابی عصیبیه. – ۱۳۷۳. – ۴۲۴ ص.

⁹محمد جوینی. تاریخ جهانگشای جوینی [متن] / م. جوینی؛ به احتمام محمد قزوینی. – چاپ سوم. – تهران: دنیای کتاب، ۱۳۸۲. – ج. ۳. – ۵۹۰ ص.

Низамульмулька³, Закария Махмуда Казвини⁴, Носируддин Мунши Кирмани⁵, Ибн Исфандиара⁶, Хамдуллаха Казвини⁷, Абу Насра Джузджани⁸, Шабанкараи⁹, Раванди¹⁰, Сифди¹¹ и др.

Книга Захируддина Бейхаки «История Байхака» дает ценную информацию об ученых XI-XII вв. «Китаб-уль-Ансаб» Абу Саида Сам'ани сочинен в виде алфавитного словаря и посвящен биографии известных личностей исламского мира. Автор, упоминая род и прозвище определенной личности, предоставляет достоверную информацию о жизни и творчестве этих людей. «Газкират-уль-авлийя» Фаридаддина Аттара сочинен в виде и стиле антологии (тазкира), которая содержит биографию 96 великих представителей тасаввуфа. Книга «Китаб ихбар-уль-улама би ахбар-иль-хукама» Ибна Кифти дает сведения о 415 мыслителях, философах и ученых других отраслей науки. «Маъджам-уль-удаба» Якута Хамави также сочинен в форме тазкира и содержит сведения о жизни и образцы произведений писателей. В книге Ибн Халликана «Вафийят-уль-аъён» по порядку арабского алфавита описывается жизнь и деятельность 846 выдающихся деятелей религии, политики, науки и литературы исламского мира от зарождения ислама до времен автора. Автор больше внимания уделяет биографиям поэтов и писателей, подробно упоминая о них. Для совершенствования и исправления данной книги несколько человек писали к нему дополнения (приложения). Это были Таджиддин Абу аль-Бакри ибн Абдул Маджид аль-Макки (ум. 1342),

¹Мирхонд. Равзат-ус-сафо фӣ сират-ил-анбиёи ва-л-мулукӣ ва-л-хулафо [Матн] / Мирхонд; бо пешгуфтор ва таълику ҳавоии Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2004. – Ч.1. – 654 с.

²محمد عوفی. لاب الالباب [متن] / م. عوفی؛ به کوشش سعید نفیسی. – تهران، ۱۳۳۳. – ۲۰۹ ص.

³Низомулмулк. Сиёсатнома [Матн] / Низомулмулк; таҳияи матн, пешгуфтор, тавзех ва луғат аз А. Ҳочиев. – Душанбе, 1998. – 246 с.

⁴نکریا بن محمد بن محمود قزوینی «آثار البلاط و اخبار العبد» [متن] / ز.م. قزوینی؛ ترجمه‌ی ع. شرف‌گندي. – تهران، ۱۳۶۶. – ۲۷۱ ص.

⁵ناصیر الدین منشی کرمانی. ناساییم و الاسحر من تلایم الاخبار در تاریخی وزرا [متن] / ن.م. کرمانی؛ با تصحیح، مقدمه و تعلیقی میرجلال الدین حسینی اورموی. – چاپ دوم. – تهران، ۱۳۶۴. – ۱۶۰ ص.

⁶ابن اسفندیار. تاریخ طبرستان [متن] / ابن اسفندیار؛ به تصحیح عباس اقبال؛ به احتمام محمد رمضانی. – تهران، ۱۳۵۷. – ۵۰۵ ص.

⁷حداده مصطفوی قزوینی. تاریخی گزیده [متن] / ح.م. قزوینی؛ با جتمام ع.نوایی. – چاپ پنجم. – تهران: امیری کبیر، ۱۳۸۷. – ۸۱۶ ص.

⁸جوزجانی، ع. طبقات ناصیری [متن] / ع. جوزجانی. – تهران، ۱۳۳۲. – ۶۱۰ ص.

⁹شعبانکاره‌ای. مجتمع الانسان [متن] / شعبانکاره‌ای. – تهران، ۱۳۶۳. – ۳۷۴ ص.

¹⁰راوندی، محمد بن علی بن سلیمان. راحت السور و آیت السرور. تاریخ آل سلجوچ [متن] / م.ا. رواندی؛ ترجمه محمد اقبال. – تهران: امیری کبیر، ۱۳۶۴. – ۵۸۵ ص.

¹¹صلاح الدین صدقی. واقعیت الوفایات [متن] / س. صدقی. – بیروت، ۱۳۷۹. – ۶۴۱ ص.

который добавил биографию 30 личностей, Абульхасан Ахмад ибни Ойбек (ум.1348) автор дополнения «ал-Вафи биль-вафаят», Бахриддин Заркаши (ум. 1392) его дополнение – «Укуд-уль-Джиман». В «Уйун-уль-анбо фи табакат-иль-атибба» Ибн Аби Саibia описывается биография около 400 врачей и ученых в области медицины. Поскольку среди них есть и врачи, и философы, астрономы, математики, и другие знатоки естественных наук, эта книга также является ценным источником для изучения истории науки.

Мирхонд во введении своего произведения «Равзат-ус-Сафа» под заголовком «Упоминание об условиях, от которых нет выхода в написании истории» упоминает историков XI-XII веков Хакима Абу Али Мискавейха, Сулеймана аль-Банакати, Саалиби, Абу Касим аль-Хасан ибн Мухаммад ибн Али аль-Фирдоуси аль-Туси, Абу Али Хасан Али ибн Шамс аль-Ислам аль-Бейхаки, Абу Али Хусейн Мухаммад ибн Сулеймана, Ходжа Абульфазла Бейхаки, Аббаса Масуда, Абу Исхака ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Юнус аль-Баззаза, Мухаммада ибн Акила аль-Балхи, Абулькасыма Мухаммада ибн Али ибн Махмуд аль-Кааби, Абульхасана Мухаммада ибн Абулгифир аль-Фарси и их труды. Следует отметить, что Мирхонд называет Ибн Мискавейха и Банакати арабскими историками.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в Республике Таджикистан представлено диссертационное исследование, которое представляет собой комплексное изучение научной жизни таджикского народа в XI-XII веках. Кроме того, новизна исследования отражается в следующих научных положениях:

- проанализированы важнейшие труды ученых в области естественных наук;
- изучены важнейшие труды ученых XI-XII веков в области общественных наук;
- некоторые неопубликованные работы ученых этого периода введены в научный оборот;
- дана оценка научным работам отечественных и зарубежных исследователей относительно темы исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Таджики имеют очень богатую и долгую историю в области науки и научных достижений.
2. Роль научных и образовательных учреждений XI-XII вв. в развитии различных отраслей науки.

3. Вклад ученых – представителей естественных наук в развитие астрономии, математики, медицины и т.д.
4. Вклад таджикских ученых в развитие общественных наук, таких как история и философия.
5. Выявить вклад таджикских ученых в развитие исламских наук.
6. Продемонстрировать роль таджикских ученых в развитии мировой науки.
7. Влияние трудов таджикских ученых на ученых разных странах мира.

Теоретическая и практическая значимость. Диссертация имеет научно-техническое и практическое значение, а полученные результаты могут помочь в научно-исследовательской работе историков в определении направлений, методов и стилей исследований, которые касаются различные сторон научной жизни. Результаты исследования могут быть использованы для проведения новых исследований при изучении истории таджикского средневекового периода, а также на лекционных и практических занятиях по истории таджикского народа в качестве спецкурса в высших профессиональных учебных заведениях республики.

Степень обоснованности результатов исследования. Оно исходит от точности данных, достаточности объема материалов исследования, обработки результатов исследования и объема публикаций. Выводы и рекомендации представлены на основе теоретических и экспериментальных исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Сущность и содержание диссертации соответствует паспорту специальности 07.00.10 – История науки и техники (исторические науки).

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в следующем: исследование и выявление положений научной жизни XI-XII веков и вклада таджикских ученых в развитие различных наук данного периода в соответствии с методом историзма; сбор материалов из исторических источников и научной литературы и их сравнительный анализ; введение в научный оборот материалов исторических источников; публикация статей и докладов по исследуемой теме. Обработка всех полученных материалов из исторических и научных источников и их интерпретация в диссертации проводились самим автором.

Апробация диссертации. Рукопись диссертации обсуждена на расширенном заседании кафедры всеобщей истории Дангаринского государственного университета (протокол № 3 от 18.10.2022 г.) и на заседании Ученого совета факультета государственного управления и защиты прав Дангаринского государственного университета (протокол № 5 от 13.12.2022 г.) и была рекомендована к защите. Основное содержание диссертации отражено в шести статьях автора, которые опубликованы в журналах, указанных в перечне ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Автор также выступал с научными докладами по теме исследования на ежегодных конференциях преподавательского состава факультета в Дангаринском государственном университете.

Публикации по теме диссертации. По результатам диссертации опубликовано 12 научных статей, 6 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертация подготовлена в объеме 192 страниц компьютерного текста и состоит из введения, 2 глав, 7 параграфов, заключения, списка источников и литературы (237 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются степень ее изученности, цели и задачи исследования, методы и приемы разработки темы, подчеркивается теоретическая и практическая значимость работы, также определяются источники, научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации – «**Положение математических и естественных наук**» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе – «**Развитие астрономии в XI-XII веках**» автор, предоставляя сведения о жизни и деятельности астрономов данного периода, пишет, что астрономия была одной из наук, которая издревле была популярна среди арийских народов, в том числе таджиков. Наши предки были в числе основоположников астрономии в период золотого века ислама, которые поднимая на пик эту науку в IX-X вв., также развивали ее в XI-XII веках. Самыми известными астрономами этого периода были Кушьяр Гилани, Абу Наср Мансур ибн Али, Абу Рейхан Беруни, Абу Сахл Кухи, Омар Хайям, Шарафуддин Масъуд Бухари, Бади Устурлаби, Абусаид Санджари, Абдуррахман Мансур

Хазини, Шарафуддин Музаффари Туси и другие. В частности, книга Абу Рейхана Беруни «Канун-ул-масаил филь-хаят ва-н-нужум» считается энциклопедией астрономической науки в XI веке. В этой книге автор критически анализирует научные результаты прошлого и выражает свои теоретические и практические достижения по многим вопросам. В частности, описание движения апогея Солнца, вопреки мнению Птоломея, более точное вычисление скорости узлов Луны, части процессии и так далее являются научными достижениями самого автора книги.

Одной из важнейших заслуг Абу Али ибн Сино в развитии астрономии было создание очень точного инструмента для обсерватории. Позже созданный инструмент Ибн Сины был улучшен и перечислен на имя Леви Бона Гисоса.

Абу Сахл Бижан ибн Рустам Кухи построил обсерваторию, в которой установил свои изобретенные инструменты для наблюдения и начал проводить астрономические исследования.

Вклад Омара Хайяма в развитие астрономии настолько велик, что его созданный календарь более точен, чем обычный календарь, которого используют большинство жителей современного мира. Например, отставание григорианского календаря за 3333 год равно одному дню, в то время как, в календаре составленном Хайямом, такое отставание случается раз в 5082 лет. Таким образом, выясняется, что календарь Омара Хайяма на семь секунд точнее сегодняшнего (григорианского) календаря.

Во втором параграфе первой главы – **«Развитие математической науки в XI-XII веках»**, автор предоставляет сведения об ученых в области математических наук и их вкладе в развитие и совершенствование этой науки. По словам автора, наряду с астрономией наши предки были также известны как одни из основоположников математических наук. Недаром основоположниками различных разделов данной науки в период золотого века ислама были таджики. Именно благодаря их ценным работам математическая наука, ставшая известной как «арабская математика» и «исламская математика», вошла в западный мир и стала популярной.

Математическая наука XI-XII вв. была прямым продолжением математики IX-X веков, которая представила миру своих ярких звезд, таких как: Кушяр Гилани, Абу Наср Ираки, Омар Хайям, Абу аль-Хасан ан-Насафи, Абу Рейхан аль-Беруни, Абульджуд Мухаммад ибн

Лайс, Шарафуддин Масъуд Туси, Абуали ибн Сино, Абульхасан Каини, Абу Наср Мансур, Абусаид Санджари, Абуали Каттани Марвази Бухари и др. В частности, Кушяр Гилани впервые полностью выяснил систему шестидесятых вычислений, открыв специальные методы вычитания чисел из квадратных и кубических корней. Он также доказал несколько теорем линейной и круговой тригонометрии.

Абу Наср Ираки впервые упомянул концепцию полярного треугольника в 10 веке, за несколько сотен лет до Франсуа Вапида (1540–1603), и использовал его при создании треугольника с известными углами. Он также решил уравнение третьего порядка.

Абуль-Хасан ан-Насави в своей книге «Мукаммал дар бораи хисоби ҳиндӣ» (Подробно об индийском исчислении) предложил простейший метод вывода чисел из квадратных и кубических корней, который был усовершенствован европейскими математиками П. Руффини в 1804 г. и У. Гарнером в 1819 г.

Одной из величайших заслуг Абу Рейхана аль-Беруни в развитие математики было сочинение первого отдельного труда по сферической тригонометрии. Его трактат «Макалиду илм-уль-хайат» («Ключ к познанию хайата»), безусловно, является первым в области сферической тригонометрии. Это связано с тем, что ученые до Беруни всегда в своих трудах рассматривали сферическую тригонометрию как часть астрономии или хайата. Беруни был первым, кто систематизировал тригонометрию как отдельную науку в своей книге «Макалиду илм-уль-хайат». Введение десятичных исчислений в математику также приписывают к Абу Рейхану Беруни.

Абульджуд Мухаммад ибн Лайс был первым в геометрии, кто нашел научное решение изображения регулярного семимерного рисунка. Алгебраический анализ регулярного девятимерного подхода и решения уравнения четвертей степени, также был проведен Абульджудом.

Омар Хайям в своих математических работах, приступив к геометрическому изучению алгебраических уравнений, открыл двенадцать из 14 типов уравнений третьего порядка.

Он впервые в истории математической науки предположил, что третичные уравнения вообще не могут быть решены с помощью квадратичных радикалов, то есть с помощью циркуля и линейки. Через 800 лет эту идею подтвердил европейский ученый П.Л. Вантсон.

Шарафуддин Масуд Туси в своей книге «Джабр ва мукабала» представил лучшую в свое время классификацию уравнений третьей степени и численное решение всех ее положений.

В третьем параграфе первой главы диссертации – «**Положение физических и химических наук**» автор отмечает, что в XI-XII веках ряд ученых разного уровня создавали труды по физике или естествознанию и внесли свой вклад в их относительное развитие. Среди них, по хронологии, можно упомянуть Абу Сахл Рустама Кухи, Мухаммада Караджи, Ибн Хайсами, Абу Рейхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Абу Саид ибн Бахтишу, Бахманъяр ибн Марзбана, Абу Абдуллах ибн Юсуфа Чайани, Абу Сахл ибни Яхъя Джузджани, Исмаил Исфизари, Омара Хаяяма, Абдуррахмана Мансура Хазини, Юсуфа Хорезми и др. К примеру, Абу Сахл ибн Рустам Кухи, будучи математиком и могущественным астрономом, написал трактаты о центре тяжести в физике.

Абу Рейхана Беруни, наряду с Закариё Рazi, можно считать одним из основоположников средневековой прикладной физики. Он добился замечательных успехов в определении удельного веса тел, и полученные им результаты очень мало отличаются от сегодняшних результатов, которые были достигнуты с помощью более точных устройств и новых методов. Следует отметить, что Беруни первым в истории науки ввел практику экспериментов и смог до такой степени классифицировать драгоценные камни и металлы, что мало отличаются от современных научных показателей.

Абдуррахман Хазини изобрел специальные весы для определения удельного веса тел, а также количества порезов и более недорогих металлов в составе золота. Многие указания и данные, которые Хазини писал в своей книге «Мизан-уль-Хикма» (Мера мудрости), были позже подтверждены в Европе и в других развитых научных регионах мира.

Диссертант утверждает, что из числа ученых этого периода Абу Абдулла Натили, Абу Рейхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Ибн Мискавейх Рazi, Мухаммад ибн Абдул Малик Хорезми Каси, Шахрияр ибн Шахрияр Фарси, занимаясь исследованием различных вопросов по химии, оставили для будущих поколений ценные труды. В частности, впервые в истории химической науки Абулкасим Мухаммад Хорезми в своем труде «Китобу айн-ус-сониъи ва авн-ус-санати» уделил серьезное и особое внимание весу вещества в химических экспериментах.

Четвертый параграф первой главы – «**Таджикская медицинская наука в XI-XII веках**» посвящена изучению и анализу положения медицинской науки исследуемого периода. По мнению автора, таджикская медицина, взявшая свои истоки с энциклопедической книги «Авесто», достигла своего расцвета в XI-XII веках. Из четырех великих средневековых ученых-медиков мира: Мухаммад Закария ар-Рази, Али ибн Аббас аль-Маджуси, Абу Али ибн Сино и Исмаил аль-Джузджани, все, которые были таджиками, двое из них, Ибн Сино и Исмаил аль-Джузджани, жили и работали в исследуемый нами период. Наряду с этими двумя, Абу Рейхан Беруни, Абу Саид аль-Ямами, Абу Мансур аль-Муваффак, Абу Абдулла Мухаммад ибн Юсуф аль-Илаки, Али ибн Иса аль-Кахал, Абу Сахл аль-Джурджани, Абу Байд аль-Джузджани и многие другие внесли значительный вклад в развитие медицинской науки в этот период. Однако, самым ярким из них был таджикский энциклопедист Абу Али ибн Сино.

Медицинскую науку рассматриваемого нами периода и средневековую медицину в целом невозможно представить без открытий Абу Али ибн Сино и Исмаила Джузджани. В частности, Сино в своих ценных трудах по медицине, обобщая достижения древнеиндийской и древнегреческой медицины усовершенствовал их своими новыми открытиями. Он был первым или одним из первых, кто открыл множество различных направлений в медицинской науке. В том числе, он был одним из первых врачей, определивших правильную структуру глаза. Также, им была определена инфекционная природа заболевания оспы, различие между холерой, тифом, лепрой, опухоли оболочки легких и воспаление легких (пневмонии). Он также, четко описывая симптомы диабета, определил менингит как специфическое заболевание – воспаление мозговых оболочек. Ибн Сино был первым, кто говорил о существовании микробов и изобрел методы перкуссии, а также измерения пульса, профилактики и лечения. Он также считается основоположником геронтологии (старения), физиотерапии, учения об инфекционной пиротерапии, описания гастрита, мочевых методов, естественных наук. Его открытия в области хирургии очень значительны. Ибн Сино был первым врачом в мире, который провел операцию заболевания рака и описал ее метод. Он внес большой вклад в развитие фармакологии, и фармакогнозии, описал более 800 наименований лекарств. 70 его изобретенных лекарств до сих пор используются в

мировой медицине. Он был первым ученым в мире, кто написал книгу о лечении сердца под названием аль-Адвият аль-Кальбия.

Исмаил Джузджани более 1000 лет назад разработал идеи о медицине, которые до сих пор приемлемы. В частности, он первым в медицинской науке доказал, что увеличение подкожных желез иногда сильно связано с сильным сердцебиением, известным в современной науке как тиреотоксикоз. Он также впервые поднял вопрос о том, что некоторые болезни противопоказаны друг другу, и по этой причине одну болезнь можно лечить через другое. Например, в современной медицине некоторые болезни паралича лечат с помощью заразной малярии.

Вторая глава диссертации – «**Положение общественных наук**» состоит из трех параграфов. В первом параграфе – «**Развитие историографии**» соискатель утверждает, что в XI-XII веках, наряду с другими естественными и общественными науками, таджикская историография находилась в относительном развитии. За два упомянутых столетия в важных научных и культурных центрах Ирана, в том числе при дворах королей и правителей, были написаны ценные исторические труды, и к счастью, некоторые из них сохранились до наших дней. По содержанию их можно классифицировать следующим образом: 1. Всеобщая или мировая истории. 2. История регионов и городов. 3. История династий или правящих домов. История религий, конфессий и сект. 5. История знаменитых людей разных занятий. 6. Путевые дневники (Сафарнаме) и т.д.

Среди исторических работ этого периода особое место занимают «Таджариб-уль-умам» Ибн Мискавейха, «История Гуаррас-сияр», известная как «Шахнаме» Саалиби, «История Ямини» Утби, «Асар-уль-Бакия» Абу Рейхана Беруни, Зайн аль-Ахбар Гардизи, Шахнаме Абул Касыма Фирдоуси, «Фарснаме» Ибна Балхи, «История Байхаки» Абульфазла Байхаки, Китоб-аль-Ансаб Самани и др.

Во втором параграфе второй главы – «**Философская наука и преобразования в мышлении философов**» автор обсуждает положение философской науки в XI-XII веках и роль некоторых философов и их работ в истории философии. Диссертант отмечает, что в этот период истории таджикской философии существовали разные школы, направления, течения и мировоззрения, такие как машайя, калам, мутазила, ашария, суфизм, ишрак, исмаилия и другие, последователями которых были мыслители того времени. Философию X-XI веков невозможно представить без имен и наследия Абу Али ибн

Сино, Мухаммада Газзали, Омара Хайяма, Ибн Мискавейха, Фахруддина Рazi, Айнулькуззата Хамадани, Шахабуддина Сухраварди, Носира Хусрева, Мухаммеда Шахристани, Абульхасана Бахманьяра и других, учения каждого из которых представляет собой отдельное мировоззрение.

В частности, философские и моральные учения Ибн Мискавейха Рazi приводят к выводу, что человек должен нести ответственность за свои действия. О репутации философского учения Абу Али ибн Сино в средневековой Европе французский ученый Гуашан пишет в своей книге «Философия Ибн Сино и ее влияние в средневековой Европе» (1941) следующее: Невозможно назвать хотя бы одного из трудов наших средневековых мыслителей, автор которого не определил бы свое отношение к философии Ибн Сино. Чем больше мы изучаем их философские труды, тем больше убеждаемся, что Ибн Сино был не только источником их вдохновения, но и одним из учителей их мышления. Абуали был одним из уважаемых и влиятельных людей, о котором упоминают в Западе после Августина Святого, Аристотеля, Бонавортуры и Иоана Дамаскина. Масштаб идеологического влияния теорий Ибн Сино был настолько велик, что трудно сказать, как бы западная научная и философская мысль развивалась в средние века если бы не было Ибн Сино.

Третий параграф второй главы – «**Вклад таджиков в развитие исламских наук XI-XII веках**» посвящен изучению роли таджикских ученых в развитии исламских наук. В связи с этим автор пишет, что арийские народы, в том числе таджики, оказали огромную и значимую заслугу в распространении исламских наук (фіх, тафсир, хадис, калам) с начала распространения ислама до XI–XII веков, чего не делали даже арабы. По словам автора книги «Ценный вклад Ирана в мировую культуру», именно они больше арабов трудились в развитии науке о хадисах и толковании Священного Корана и прославляли исламскую цивилизацию. Большинство исследователей хадисов, а также богословы и комментаторы Корана были из числа иранских народов или были воспитаны в среде влияния персидского языка и духовных ценностей таджикского народа. За исследуемый нами период таджикские ученые также создали ценные работы в различных областях исламских наук и внесли большой вклад в развитие и распространение исламской науки и самой религии ислама.

Среди сотен книг, написанных по различным вопросам исламской науки, можно упомянуть труды Абу Хайяна ат-Таухиди

«Аль-Мукаласат», Абу Насра ас-Сарраджа «Аль-Лама фи-тасаввуф», Ибн Фурака «Табакат-уль-мутакаллимин», Хакима Нишапури «Марифа улум-уль-хадис», Наср ибн Абулайса Самарканди «Китаб-уль-фикх-уль-кабир», Насируддина Мухаммада Самарканди «Китаб-уль-ихкак», Абдульмалика Джувайни «Тафсир-уль-Курэн», Абдульхалика Гиждувани «Маслак-уль-арифин», Ибн Шахрошибба «Аль-масалиб», Бурханиддина Маргинани «Аль-ваджиз» и др.

По мнению автора, вклад таджикских ученых в развитие исламских наук было осуществлено по следующим направлениям. 1. Написание разных толкований Священного Корана. 2. Сочинение навеки ценных научных трудов по исламским наукам. 3. Преподавание исламских наук в медресе, которые существовали до образования школ «Низамия» и в самих «Низамия». 4. Призвание тюркоязычных и монголоязычных народов и племен в ислам и их обращение в ислам таджиками. Этот факт не вызывает сомнений, потому что более тысячи лет представители тюркских и монгольских народов, принявши ислам, совершают намаз (молитву) на таджикском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основные научные результаты диссертации.

Изучив, исследовав и проанализировав различные аспекты темы диссертационного исследования с использованием различных источников и литературы, можно сделать следующие выводы:

1. Астрономия имеющая очень долгое, богатое и ценное прошлое в истории таджикского народа, также в XI-XII веках достигла большого прогресса и благодаря ценным трудам таджикских астрономов получила большие достижения и большую известность в средневековом мире.

По поручению таджикского мудрого визиря Низамулльмулька Туси группа астрономов во главе с таджикским ученым-энциклопедистом Омаром Хайяном в Исфаханской обсерватории составила новый календарь, основанный на точных астрономических данных. Они смогли определить точную продолжительность года 365 дней, 5 часов 49 минут 15 секунд и 48 рабиья. Их календарь был солнечным, и каждый год начинался 1 числа Фарвардина (Навруза). Эта реформа под названием календаря Яздигурди начала реализоваться с 16 марта 1079 года. Следует отметить, что этот календарь является одним из самых точных календарей в мировой

науке. Например, этот календарь за 5082 лет отстает всего лишь на один календарный день. В том случае как в григорианском календаре, который широко распространен в современном мире, такое отставание приходится раз в 3333 лет. Таким образом, календарь составленный под руководством Омара Хайяма на 7 секунд точнее сегодняшнего.

Абу Рейхан Беруни написав книгу «Тахдиду никоёт-иль-амакини-ли-тасхехи масофат-иль-масакин» (Определение границ мест для уточнения расстояний между населёнными пунктами) превратил геодезию в независимую науку. Его книга «Закон Масуда» является научной энциклопедией XI века.

Одной из важнейших заслуг Абу Али ибн Сино в развитии астрономии было изобретение очень точного прибора для обсерватории. Его инструмент позже был модернизирован и переписан на имя Леви Бона Гисоса. Абу Сахль Кухи построил обсерваторию, в которой установил свои созданные инструменты и начал работу с ними. Бади' Устурляби использовал геометрические законы при построении астрономических инструментов. Один из его построенных астролябий находится в Музее Йельского университета в Коннектикуте (США).

2. Наиболее важные достижения таджикских ученых в области математики можно упомянуть следующим образом: Кушяр Гилани впервые в мире открыл шестидесятеричную систему счисления и специальные методы вычитания чисел из квадратных и кубических корней.

Абу Наср Ираки впервые упомянул концепцию полярного треугольника за несколько сотен лет до Франсуа Вапида (1540–1603) и применил его при создании треугольника с известными углами.

Абульхасан Насави предложил простейший метод получения числа из квадратных и кубических корней, которого европейские математики П. Руффини в 1804 г. и В. Гарнер в 1819 г. усовершенствовали.

Абу Рейхан Беруни в области математики написал первую в мире независимую книгу по сферической тригонометрии под названием «Макалиду илм-иль-хайат» («Ключ к познанию науки хайат»).

В своих математических работах Омар Хайям, приступая к геометрическому изучению алгебраических уравнений, открыл 12 из 14 типов уравнений третьего порядка. Он впервые в истории математической науки в мире предположил, что третичные уравнения

вообще не могут быть решены квадратичными радикалами, то есть циркулем и линейкой.

3. Таджикские ученые также внесли значительный вклад в развитие и совершенствование физических и химических наук. Например, Ибн Хайсам известен в истории мировой науки как один из основоположников науки об оптике.

Абу Рейхана Беруни, наряду с Закариё-ар-Рази, можно считать одним из основоположников средневековой прикладной физики. Он добился замечательных достижений в определении удельного веса тел, и полученные им результаты очень мало отличаются от сегодняшних результатов, которые были достигнуты с помощью более точных устройств и новых методов. Следует отметить, что Абу Рейхан Беруни первым в истории мировой науки разработал метод проверки экспериментов и смог классифицировать металлы и драгоценные камни до такой степени, что они мало отличаются от современных научных показателей.

Абу Али ибн Сино считается одним из основоположников понятий «импульс», «инерция» в физике, и является первым в мире ученым, кто ставил вопрос существование материи и ее движения в категории времени. То есть он отверг существование движения в отдельности от времени и пространства.

Абулкасим Мухаммад Хорезми в своей книге «Китабу айн-ис-санайт ва айн-ус-синоат» впервые в истории химической науки уделил серьезное и особое внимание весу вещества в химических экспериментах.

4. Таджикская медицинская наука, взявшая свои истоки из энциклопедической книги «Авесто», достигла своего расцвета в XI-XII веках. Среди четырех великих средневековых ученых-медиков мира: Мухаммад Закария ар-Рази, Али ибн Аббас аль-Маджуси, Абу Али ибн Сино и Исмаил аль-Джузджани, все из которых были таджиками, двое из них – Абу Али ибн Сино и Исмаил аль-Джузджани, жили и работали в исследуемый нами период и получили мировую известность.

Абу Али ибн Сино был первым или одним из первых в мире, кто открыл множество различных направлений в медицинской науке. Он был одним из первых врачей, определивших правильное строение глаза. Он четко описал симптомы диабета и определил менингит как специфическое заболевание – воспаление мозговых оболочек. Абу Али ибн Сино был первым врачом в мире, который провел операцию

болезни рака и описал ее метод. Он был первым ученым в мире, написавшим книгу о лечении сердца под названием «аль-Адвият аль-Калбия» («Лекарственные средства»).

Исмаил Джузджани более 1000 лет назад разработал идеи о медицине, которые до сих пор приемлемы. В частности, он первым в мире медицины доказал, что увеличение искусственных желез под кожей иногда сильно связано с сильным сердцебиением, известным в современной науке как тиреотоксикоз.

5. В течение XI-XII веков в важных научных и культурных центрах Ирана, включая дворы царей и правителей, были написаны важные исторические труды, многие из которых, к счастью, сохранились до наших дней. Эти ценные произведения можно сгруппировать по содержанию следующим образом: общая или всемирная история, история регионов и городов; история династий или правящих родов; история религий, конфессий и сект; история выдающихся представителей различных занятий; рассказы о путешествиях (Сафарнаме) и так далее.

Среди исторических работ этого периода особое место занимают «Таджариб-уль-умам» Ибн Мискавайха Рazi, «Гуар-ус-сияр», Абумансура Саалиби Нишапури, «История Ямини» Абунасра Утби, «Асар-уль-Бакия» Абу Рейхана Беруни, «Зайн аль-Ахбар» Гардизи, «Китаб-уль-Хинд» Абу Рейхана Беруни, «Фарснаме» Ибна Балхи, «История Байхаки» Абульфазла Байхаки и др. В частности, в «Истории Байхаки» Абульфазла Байхаки, написанной на таджикско-персидском языке, впервые в историографии исламского периода таджикского народа термин «таджик» употребляется в форме «тазик» и автор этой ценной книги гордо называет себя таджиком.

6. В рассматриваемый нами период в области философии существовали разные школы, направления, течения и мировоззрения, такие как машаия, калам, мутазила, ашария, суфизм, ишрак, исмаилия и т.д. и мыслители того времени были последователями и представителями этих разных течений. Философию XI-XII веков невозможно представить без имен и наследия Абу Али ибн Сино, Мухаммада Газзали, Омара Хайяма, Ибн Мискавайха, Фахруддина Рazi, Айнулькуззота Хамадани, Шахабуддина Сухраварди, Носира Хусрева и других, учения каждого из которых имеет свое особое мировоззрение.

7. Арийские народы, в том числе таджики, оказали огромную и значимую заслугу в распространении исламских наук (фикх, тафсир,

хадис, калам) с начала распространения ислама до XI–XII веков, чего не делали даже арабы. По словам автора книги «Ценный вклад Ирана в мировую культуру», именно они больше арабов трудились в развитии науки о хадисах и толковании Священного Корана и прославляли исламскую цивилизацию. Большинство исследователей хадисов, а также богословы и комментаторы Корана были из числа иранских народов или были воспитаны в среде влияния персидского языка и духовных ценностей таджикского народа. За исследуемый нами период таджикские ученые также создали ценные работы в различных областях исламских наук и внесли большой вклад в развитие и распространение исламской науки и самой религии ислама. Есть даже один из хадисов (изречений) пророка Мухаммеда (мир ему), в котором говорится: «Если бы знание оказалось возле созвездий в небеса, то отправился бы за ней человек из числа персов, чтобы достичь ее». Их вклад было осуществлено по следующим направлениям. 1. Написание разных толкований Священного Корана. 2. Сочинение навеки ценных научных трудов по исламским наукам. 3. Преподавание исламских наук в медресе, которые существовали до образования школ «Низамия» и в самих «Низамия». 4. Призвание тюркоязычных и монголоязычных народов и племен в ислам и их обращение в ислам таджиками. Этот факт не вызывает сомнений, потому что более тысячи лет представители тюрksких и монгольских народов, принявших ислам, совершают намаз (молитву) на таджикском языке.

2. Рекомендации по практическому использованию результатов

1. Научные результаты исследования могут быть использованы в качестве пособия при написании истории науки и культуры XI–XII веков истории таджикского народа.
2. По материалам настоящей диссертации могут быть введены спецкурсы по истории различных наук таджикского народа XI–XII веков на некоторых факультетах вузов Республики Таджикистан.
3. Основное содержание, выводы и материалы диссертации могут быть широко использованы при составлении общих трудов по истории таджикской культуры, а также при чтении лекций и преподавании спецкурсов «История таджикского народа» и «История науки и культуры таджикского народа».

4. Многочисленные и ценные труды ученых исследуемого нами периода позволяют изучать развитие различных областей науки по отдельности.

5. Было бы эффективным организовать специальный курс для студентов различных специальностей высших учебных заведений Республики Таджикистан на тему вклад таджикских ученых в становлении и развитии науки и влияние их работ на развитие западной науки.

6. Необходимо издать неопубликованные труды таджикских ученых XI-XII веков по различным дисциплинам, перевести их с арабского языка и с персидского на современный таджикский алфавит, что существенно поможет в улучшении самопознания и повысит национальную гордость таджиков, особенно молодого поколения.

ПУБЛИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А] Раҳимзода, Қ.Н. Инъикоси таърихи ҷаҳон дар осори муаррихони асрҳои XI-XII тоҷик / Қ.Н. Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – № 7 – С.130-133.

[2-А] Раҳимзода, Қ.Н. Осори илмии Умари Ҳайём / Қ.Н. Раҳимзода. Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2020. – №5(88). – С.274-279.

[3-А] Раҳимзода, Қ.Н. Саҳми донишмандони тоҷик дар рушди астрономияи асрҳои XI-XII / Қ.Н Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – № 5. – С.60-69.

[4-А] Раҳимзода, Қ.Н. Давраи таҳаввулот дар таърихи фалсафаи тоҷик / Қ.Н. Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2021. – №3 (92). – С. 263-268.

[5-А] Расулиён, Қ.Р., Раҳимзода Қ.Н. Густариши доираи забон ва адабӣ форс-тоҷик дар асрҳои XI-XII / Қ.Р. Расулиён, Қ.Н Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. – Душанбе, 2022. – №5. – С.44-54.

[6-А] Раҳимзода, Қ.Н., Расулиён, Қ.Р., Шамсадинов, Ф.М. Нақши Умари Ҳайём дар рушди илми математика / Қ.Н. Раҳимзода, Қ.Р. Расулиён, Ф.М. Шамсадинов // Паёми Донишгоҳи давлатии

Бохтар ба номи Носири Хусрав, Бохтар, 2022- - № 2/4 (105). – С.112-116.

Статьи, опубликованные в других изданиях:

[7-А] Самадов, С., Раҳимзода, Қ.Н. Рушди тичорат ва косибӣ дар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ дар асрҳои миёна / С. Самадов, Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хуқуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – №1. – С. 186-192.

[8-А] Раҳимзода, Қ.Н. Аз ҳаёт ва фаъолияти илмию адабии олимон ва мутафакирони тоҷик дар асрҳои XI-XIII / Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хуқуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – № 2. – С. 139-143.

[9-А] Раҳимзода, Қ.Н., Муродов, А. Ташаккули тибби тоҷик дар асрҳои миёна ва нақши барҷастаи Абуалӣ ибни Сино дар он / Қ.Н. Раҳимзода, А. Муродов // Сиёсат, давлат ва хуқуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. № 3 – С. 146-152.

[10-А] Расулиён, Қ., Раҳимзода, Қ.Н. Ибни Надим ва «Фехрист»-и ў / Қ. Расулиён, Қ.Н. Раҳимзода // Сиёсат, давлат ва хуқуқ (мачаллаи илмӣ-амалӣ). – Душанбе, 2021. – № 3. –С. 164-171.

[11-А] Раҳимзода, Қ.Н. Вазъи таърихнигории тоҷикон аз сӯкути Сомониёт то ҳамлаи мугул / Қ.Н. Раҳимзода // Мақолоти таърихӣ (Маводи конференсияи чумхуриявӣ). – Душанбе: Шоҳин, 2022. – С. 120-135.

[12-А] Раҳимзода, Қ.Н. Саҳми донишмандони тоҷик дар пешрафти илми тибби асрҳои XI-XII / Қ.Н. Раҳимзода // Конференсияи чумхуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Масоили мубрами улуми фалсафӣ дар Тоҷикистони муосир» . – Душанбе, 2022. – С. 192-200.

АННОТАЦИЯ

**ба автореферати диссертатсияи Раҳимзода Қурбоналӣ Назар
дар мавзуи «Ҳаёти илмии ҳалқи тоҷик дар асрҳои XI-XII «барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси
07.00.10- таърихи илм ва техника (илмҳои таърих).**

Калидвожаҳо: ҳалқи тоҷик, асрҳои XI-XII , илм, илмҳои табиатшиносӣ, илмҳои ҷамъиятшиносӣ, мутафаккир, расадхона, риёзиёт, нучум, мунаҷҷим, таърих, фалсафа, тасаввуф, тиб, илмҳои исломӣ, китоб, мадраса, низомияҳо.

Дар автореферат муҳиммияти илмӣ-назариявӣ ва амалии мавзуи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои он, дараҷаи омӯзиш, мавҷудияти сарҷашмаҳо, назария ва усулҳои истифодашуда ва натиҷаҳои асосии ба дастомада зикр шудаанд. Дар он мундариҷаи асосиро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор додани вазъи ҳаёти илмии ҳалқи тоҷик дар асрҳои XI-XII , яъне аз давраи пас аз сӯкути давлати мутамаркази Сомониён то ҳамлаи муғулҳо ба сарзамини тоҷикон ташкил медиҳад. Мехвари асосии таҳқиқот вазъи илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ, саҳми донишмандони тоҷик дар рушду такомули риштаҳои гуногуни илм, қашфиёту навовариҳои онҳо, накши олимони энсиклопедисти тоҷик дар рушди илмҳои асримиёнагии ҷаҳон, таъсири онҳо ба улум ва олимони асримиёнагии Аврупо қарор гирифтааст.

Пажӯҳиши дар заминаи таълифоти худи донишмандони давраи мавриди таҳқиқ, ҳамчунин таҳлилу баррасии осори муҳаққиқони ватанӣ ва ҳориҷӣ, китобҳо, монографияҳо, диссертатсияҳо, мақолаҳо ва маҷмӯаҳо, ки ба ҳаёт ва фâъолияти илмии донишмандони тоҷик, ки дар асрҳои XI-XII зиндагию эҷод намудаанд, амалӣ гардидааст. Муаллиф дар таълифи диссертатсия ба осори мондагори донишмандони ҳамадони (энсиклопедисти) тоҷик аз қабили Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрави Кубодиёнӣ , Умарӣ Ҳайём ва дигарон таваҷҷуҳӣ хос зоҳир намуда, дар асоси таҳқиқу таҳлили осори мондагори доир ба илмҳои гуногун таълифнамудаи онҳо, ки ҳар қадом як ғоми бузурге дар рушди улуми асримиёнагии ҷаҳон маҳсуб меёбанд, дикқати маҳсус дода аст.

Дар ҳулюсаи диссертатсия ҳар як банди мавзуи мавриди таҳқиқ натиҷагирий карда шуда, тавсияҳо ҷиҳати истифодай амалии натиҷаҳои ба дастомада пешниҳод гардидаанд.

АННОТАЦИЯ

на автореферат диссертации Рахимзода Курбонали Назара на тему «**Научная жизнь таджикского народа в XI-XII веках**» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 – история науки и техники (исторические науки) .

Ключевые слова: таджикский народ, XI-XII века, наука, естественные науки, общественные науки, мыслитель, обсерватория, математика, нумерология, астрология, история, философия, суфизм, медицина, исламские науки, книги, медресе, военные

В автореферате рассматривается актуальность, научно-теоретическая и практическая значимость темы исследования, цель и задачи, степень изученности, доступность источников, методы исследования, основные полученные результаты. Основное содержание диссертации состоит в рассмотрении и анализе состояния научной жизни таджикского народа в XI- XII вв., то есть от периода после падения централизованного государства Саманидов до нашествия монголов на территории таджиков. Основной стержень исследования является состояние естественных и общественных наук, вклад таджикских ученых в развитие и совершенствование различных отраслей науки, их открытия и инновации, роль таджикских ученых-энциклопедистов в развитии средневековых мировых наук, их влияние на средневековую европейскую науку и ученых.

Исследование проводилось на основе трудов ученых исследуемого периода, а также анализа и обзора трудов отечественных и зарубежных исследователей, книг, монографий, диссертаций, статей и сборников, связанных с жизнью и наукой, деятельность таджикских ученых, живших и творивших в XI-XII вв. Автором при написании диссертации было проявлено особое внимание на труды известных таджикских ученых (энциклопедистов), таких как: Абу Райхан Беруни, Абуали ибн Сино. Носир Хусрава, Омар Хайям и др., основываясь на исследовании и анализе их трудов. Особое вниманиеделено написанным ими различным наукам, каждая из которых считается большим шагом в развитии средневековой мировой науки.

В заключение диссертации делаются выводы по каждому пункту исследуемой темы, и даются рекомендации по практическому использованию полученных результатов.

ANNOTATION

on the abstract of the dissertation of Rakhimzoda Kurbonali Nazar on the theme of "Scientific life of the Tajik people in the XI-XII centuries" for the degree of candidate of historical sciences in the specialty 07.00.10 - history of science and technology (historical sciences).

Key words: Tajik people, XI-XII centuries, science, natural sciences, social sciences, thinker, observatory, mathematics, numerology, astrology, history, philosophy, Sufism, medicine, Islamic sciences, books, madrasas, military.

There is considered the relevance, scientific, theoretical and practical significance of the research topic, the purpose and objectives, the degree of knowledge, the availability of sources, research methods, and the main results obtained in the given abstract. The main content of the dissertation consists of reviewing and analyzing the state of the scientific life of the Tajik people in the XIth-XIIth centuries, that is, from the period after the fall of the centralized state of the Samanids to the invasion of the Mongols on the territory of the Tajiks. The main core of the research is the state of natural and social sciences, the contribution of Tajik scientists to the development and improvement of various branches of science, their discoveries and innovations, the role of Tajik encyclopedic scientists in the development of medieval world sciences, their influence on medieval European science and scientists.

The study was conducted on the basis of the works of scientists of the period under study, as well as an analysis and review of the works of domestic and foreign researchers, books, monographs, dissertations, articles and collections related to life and science, the activities of Tajik scientists who lived and worked in the XI-XII centuries. During writing the dissertation, the author paid special attention to the works of famous Tajik scientists (encyclopedists), such as Abu Rayhan Beruni, Abuali ibn Sino, Nosiri Khusrav, Omar Khayyam and others, based on the study and analysis of their works. Particular attention is paid to the various sciences written by them, each of which is considered a big step in the development of medieval world science.

In the conclusion of the dissertation, each item of the subject under investigation has concluded, and recommendations for the practical use of the obtained results have been presented.

